


ЗИНАТИ ИНСОН СЕ ЧИЗ АСТ: ИЛМ, МУҲАББАТ ВА ОЗОДИ

АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №3 (268) 5-уми марта соли 2018, душанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТАСДИҚИ РАМЗИ ҶАШНИ БАЙНАЛМИЛАИИ НАВРӯЗ



01.03.2018, шаҳри Душанбе

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори супҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои соли 2018 рамзи Ҷашни байналмилалии Наврӯзро тасдиқ намуданд.

Рамзи мазкур намуди доирашакл дошта, дар мобайни он кураи замин ва дар атрофаш Парчами миллӣ ва пайки баҳор - суманак, парасту ва рангикамон бо навиштаоти "Наврӯз - 2018" бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ инъикос ёфтааст.

Вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воситаҳои аҳбори омма метавонанд аз рамзи Ҷашни байналмилалии "Наврӯз - 2018" васеъ истифода намоянда.

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ДАР РУШДИ ТОҶИКИСТОН



СУБЪЕКТИ СИЁСӢ ВА
АМНИЯТИ МИЛЛӢ



БОНУВОНИ БЕҲТАРИНИ
ДОНИШГОҲ



ИЛМИ Ў БО АМАЛАШ
ЁР АСТ



ДАСТОВАРДҲОИ СОҲАИ
МАОРИФ



МИНБАРИ
ДОНИШҔУ



ДАР СОЛИ 2017 ЧАРО
10100 ОИЛА ПОШ ҲҮРД?



БЕҲТАРИН КОРМАНДИ ФАЙРИШТАИИ "ЧУМҲУРИЯТ"



Нашрия расмии Чумхурии Тоҷикистон - "Чумхурият" аз рӯйи натиҷагарӣ ва ҷоли мақолаҳои таҳлили тадқиқотӣ ва рӯзмарра дар соли 2017 Зафар Мирзоён, ҳоваршинос, мушовир ректор оид ба иртибот бо ҷомеаи Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро "Беҳтарин корманди файриштатӣ" донист ва бо ифтихорнома қадрдорӣ кард. Инчунин, барои наши матолиби ҷолиба иштироки фоъолона дар озмуни нашрия расмии Чумхурии Тоҷикистон - рӯзномаи "Чумхурият" якъо ба мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимиюти давлатии нохияи Айнӣ бахшида ба Рӯзи забони давлатӣ ва ба хотири гиромидошти Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуд.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД ЖЕНЩИН В НАУКЕ

Начиная с 2016 года по инициативе заместителя председателя Хатлонской области, доктора философских наук, профессора Хидирзода М.У. и Управления по делам женщин и семьи области проводятся научно-теоретические конференции на тему: "Вклад женщин в развитии современной науки".

Сама идея проведения конференций с участием женщин и девушек исходит из решений Генеральной Ассамблеи ООН, которая в 2016 году приняла резолюцию под №70/212, по результатам мониторинга ситуации последних 15 лет участия женщин и девочек в науке в рамках реализации Мировой Программы устойчивого развития до 2030 года с целью достижения полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечения гендерного равенства, расширения их прав и возможностей.

За это время, - отмечается в резолюции - мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Несмотря на это, женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере. Согласно исследованию, проведенному в 14 странах, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Именно исходя из данной ситуации, в ООН задумались над этой проблемой и решили учредить Международный день 11 февраля, чтобы актуализировать проблему и привлечь к ней целевое внимание.

По этому случаю, новоизбранный Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш отмечает, что: "Нам необходимо поощрять девочек и женщин к полному раскрытию своего потенциала в качестве научных исследователей и новаторов и поддерживать их в этом".

Первая конференция 11 февраля 2016 проходила в узком кругу в зале Учёного Совета КГУ, где участвовали всего лишь 35 человек из числа женщин и девушек вуза. Но уже к 2017 году в оргкомитет областной конференции поступили более 30 статей женщин-ученых, соискателей, аспирантов, магистрантов и конференция на должном организаторском и научном пафосе состоялась в Дангаринском государственном университете.



В работе научно-теоретической конференции на тему: "Вклад женщин в современной науки", которая 10.02.2018 года в областном масштабе проходила в Кульбакском государственном университете имени Абуабдуллоҳи Рӯдакиро участвовали более 80 женщин и девушек из высших и средних профессиональных учебных заведений Хатлонской области.

Перед началом конференции, которая была приурочена объявлению 2018 года- "Годом развития туризма и национальных ремесел", со стороны факультетов университета организована выставка научных достижений женщин и показ народных ремесел, а также продукции, производимых в цехах Технопарка университета.

Выступая на пленарном заседании, заместитель председателя Хатлонской области, доктор философских наук, профессор Хидирзода М.У., начальник Управления по делам женщин и семьи области Рахимзода Р. и ректор Кульбакского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор, член-корр. АН РТ Абдулло Хабибулло отметил, что год за годом увеличивается количество женщин и девушек, которые защищают кандидатские и докторские диссертации, поступают в аспирантуру, магистратуру и докторанттуру PhD, в качестве соискателей разных вузов успешно проводят научные исследования.

Свидетельство тому, возрастающий интерес к представлению статей на ежегодных научно-теоретических конференциях, выступления в мероприятиях городского, областного и республиканского масштаба.

Конференция продолжала работу в трёх секциях филологического, методического, исторического, политического, экономического и направления, где обсуждались более 86 статей научно-методического характера. Доклады и выступления

были содержательными и интересными и представлены в презентациях.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Кульбакском государственном университете обучением и воспитанием молодёжи охвачено 176 женщин и девушек, из числа которых 1 доктор наук, 16 кандидатов наук и доцентов, 27 аспирантов и соискателей, 57 магистрантов и 14 докторантов PhD и более ведут научно-исследовательскую работу по 24 направлениям, 28 проблемам на 32 научно-исследовательским темам. Женщины и девушки университета активно участвуют в общественных мероприятиях, являются Отличниками образования и науки РТ, носителями государственных премий.

В заключительном заседании конференции 40 лучших докладов были удостоены Почётными грамотами оргкомитета и рекомендованы к печати в сборнике материалов конференции. Кроме того, статьи, содержащие публицистическое и воспитательное значение регулярно помещаются в страницах периодической печати страны.

Работа конференции была подтверждена замечательной концертной программой, содержащей песни и стихи патриотического характера, подготовленной работниками сектора культуры университета.

Однако, по инициативе Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан и руководства АН РТ 13 февраля т.г. состоялась уже V-ая Республиканская научно-теоретическая конференция под названием "Вклад женщин в развитие науки", в работе которой участвовали и женщины-учёные, магистранты, аспиранты, докторанты и соискатели Кульбакского государственного университета имени Абуабдуллоҳи Рӯдакиро

Шарофат ҲУДОЙДОДОВА, проректор по науке и инновации КГУ им. А. Рӯдакиро

СИПОСНОМАИ РАИСИ ВИЛОЯТ БА ДОНИШГОҲ

Рӯзи 10-уми февралӣ соли ҷорӣ бо ташабbusи Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон дар Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро "Беҳтарин корманди файриштатӣ" донист ва бо ифтихорнома ҷумҳурияти давлатии Ҳатлон дар соҳаи илм гузаронида шуд.

Дар анҷоми аз тарафи Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон ба ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Абдулло Ҳабибулло ва ҳайати омӯзгорони донишгоҳ барои дастгириашон ҷиҳати баргузории конференсия бо сипосномаи раиси вилояти Ҳатлон давлатшоҳ Гулаҳмадзода сарфароз гардонида шуд.



ХИЗРАЛӢ ҶОӢ 1-УМРО ГИРИФТ!

Моҳи февралӣ соли ҷорӣ бо ташабbusи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи миллӣ Ҷиу-Ҷитсу Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳурияӣ оид ба намуди варзиши Ҷиу-Ҷитсу дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. Дар ин мусобиқа донишҷӯйи донишгоҳ Қаримов Ҳизиралӣ дар вазни 80 кило насиби ҷоӣ 1-умро гардида ва аз тарафи федератсия бо ифтихорнома ва тӯхфаҳо қадрдорӣ карда шуд.

ИЗЗАТУЛЛО ДАР ҶОӢ 2-ЮМ!



Моҳи февралӣ соли ҷорӣ бо ташабbusи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои ҷумҳурияии "Динамо" бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусобиқаи қушоди шаҳсӣ-даставии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гуштини тарзи "Самбо" гузаронида шуд. Дар ин мусобиқа донишҷӯйи донишгоҳ Иззатулло Давлатманд байни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ, кормандони қудратӣ, корхона ва идораҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфтӣ "Ҷоми вазири корҳои дохилий" дар вазни 82 кило ҷоӣ 2-умро насиб гашт.

ТАЪСИСИ АВВАЛИН РАДИО ДАР ДОНИШГОҲ

Бо дастгирии Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар якъоягӣ бо садорати Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро 26-уми февралӣ соли 2018 дар факултаи филологияи тоҷик ва журналистика радиои факултавӣ бо номи "Сурӯши ҷавонӣ" ба фаъолият оғоз намуд. Бояд қайд кард, ки ҳадафи роҳандозии ин лоиҳа дар он аст, ки донишҷӯёни факултаро дар вақтҳои танаффус ба гӯш кардан ахбору иттилооти таълимию тарбияӣ ва сиёсию фарҳангӣ ҷалб намуда, ҳамчунин дар баробари ин истифода ва коркарди онро аз тарафи донишҷӯёни фаъоли факулта низ ба роҳ мондаанд.

Ҳайати кормандони радио аз сармуҳаррӣ, муҳаррӣ, коргардон, ёвари коргардон, ҳабарнигорон ва наттоқон ташкил ёфта, эшон пайваста қӯшиш менамоянд, ки барномаҳои ҷолибу шуниданиро пешниҳоди шунавандагони худ гардонанд. Барномаҳои радио аз рӯзи душанбе то ҷумъа аз соати 7:40 шурӯъ шуда, то соати 14:00 идома мейёбад. Рӯзи шанбе барномаҳо, ки то ин рӯз паш шуданд, гулчин гардида, пешниҳоди шунавандагон мегардад.

Боиси ҳунарнист, ки дар муддати кӯтоҳ радио "Сурӯши ҷавонӣ" шунавандай худро пайдо намуда, Устодону донишҷӯёни бо радио ҳамкорӯ намуда, пайваста ба хонаи радио омада, фикру андеша ва тақлифоти худро пешниҳод менамоянд.

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ ТОЧИКИСТОНИ НАВИН



Ба ҳамагон маълум аст, ки дар бунёди давлатдории ҳар як қишвар нақш ва мавқеи сардари давлат хеле назаррас аст.

Дар рушд ва инкишофи соҳаҳои мухталифи идоракунии Тоҷикистони азиз саҳми ҳамаҷонибаи Пешвои миллат мухтадарон Эмомали Раҳмон бузург мебошад. Бо назардоши ин, дар қишивари мо низ 16-уми ноябр 2016 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи рӯзҳои ид" тағйирот ворид намуд, ки тибқи он ҳамасола санаи 16-уми ноябр дар мамлакат ҳамчун "Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" таҷпил мегардад. Интихоби ин рӯз тасодуфӣ нест. Маҳз ҳамин рӯз дар соли 1994 нахустин маросими савандёдкуни Президенти нави Тоҷикистон Эмомали Раҳмон баргузор шудааст. Ҳамзамон дар асоси қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми октябри соли 2016 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат" ва байдан Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат" мақоми "Асосгузори Тоҷикистони соҳибистикоп" дода шуд.

Заҳматҳои арзанда ва шабзиндадориҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарон Эмомали Раҳмон дар ташаккути давлатдории наини тоҷикон, таъмини сулҳу амният ва баланд бардоштани нуғузу эътибори Тоҷикистон дар арсаи байналмиллӣ нигаронда шудааст.

Дар соле, ки тоҷикистониҳо бистумин солгарди Ваҳдати миллӣ, 26-солагии Истиқолилияти давлатӣ ва 25-солагии баргузории Иҷлосиюни 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистонро ҷашн мегирифтанд, Созмони ҷаҳонии иқтисодӣ Тоҷикистонро дар миёни давлатҳои Осиёи Миёна амнтарин қишивар аз наزارи сармоягузорӣ ва фаъолиятиҳои иқтисодӣ эълон намуд. Соҳиб шудан ба ҷунун унвон дар ҳамсояғӣ бо давлати ҷангзадаи Афғонистон, ки аз назарии ҳамин Созмон ноамнтарин қишивар барои сармоягузорӣ ва фаъолиятиҳои иқтисодӣ хонда шудааст, исбот аз он аст, ки Ҳукumat ва мардуми Тоҷикистон бо сарварии Пешвои маҳбуб ва оқида дурандеши худ барои таъмини сулҳу амният давлати худ ва минтақа ҷой талошҳои ба ҳарҷ медиҳад.

Нависандай арсаи ҷаҳонӣ Чингиз Айтматов дар бораи раванди сулҳу тоҷикон ва саҳми Пешвои миллат Эмомали Раҳмон ҷунун навиштааст: "Дар муддати ҳеле кӯтоҳ ба муғофика расидани тарафҳои ҷангзадаву даргир бозёфти нодир дар ҷодаи сулҳофарӣ мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҳал намудани қазииян ҷаҳонӣ шаҳрвандӣ аз дигар намуди ҷангҳо душвортар аст. Ҷоноби Раҳмонов таҷонист рисолати сулҳро ҷавонмардона ба дасти ҳеш бигирад".

Ин ҷо қабл аз оне, ки ба сухани ҳеш идома бахшем, бояд як нуқтаро ёдовар шуд ва он ҳам барьакси сарони ҳамсоякишварҳо-Нурсултон Назарбоев, Сафармурод Ниёзов, Ислом Каримов ва Аскар Ақаев ҳеле ва ҳеле ҷавон будану надоштани таҷрибаи зарурӣ фаъолияти сийёсии Эмомали Раҳмон мебошад. Сарварони давлатҳои ҳамсоя ҳанӯз дар даврони Шуравӣ дар вазифаҳои баланди ҳизбиу давлатӣ кору фаъолият намуда, дар миқёсӣ байналмиллӣ ҳамчун ҳодимони намоёни давлатӣ мъаруф буданд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, сарвари ҷавони давлати тоҷикон ба шароғати шабзиндадориҳо, саъию талош, омӯзиш ва қӯшишҳои зиёд таҷонист, ки қишивари дар ҳолати маҳву нобудшавӣ қарордоштаи тоҷиконро аз нау ҷоҳи ҳамонӣро бо Тоҷикистон ба Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд.

Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин дар васфи Пешвои миллати тоҷикон ҷунун изҳори назар намудааст: "Эмомали Раҳмон яке аз симоҳои барҷаста буда, дар байни сиёсатмадорони Иттиҳоди давлатҳои Мустақил мавқеи намоёнон ишғол менамояд. Ин беҳуда нест. Тамоми ҷидду ҷаҳди ўз он шаҳодат медиҳад, ки дар Тоҷикистон раванди сулҳ тавре пойдор аст, назираш дар ҳеч мамлакате, ки ҷунун вазъияти муташавинҷ дошт, диде намешуд. Ҳар он ҷо дар Тоҷикистон оид ба ин масъала амалӣ гардидааст, мисоли ҳубест барои бисёр ҳалқову мамлакатҳои дигар".

Нависандай маъруфи тоҷик Ато Ҳамдам дар "Идеал" ном мақолаашон овардаанд!... "Ҳамон тавре, ки солҳои ба давлати мутамаркази тоҷикон роҳбарӣ кардани Исмоили Сомониро дар таъриҳи давраи Исмоили Сомонӣ меноманд, солҳоеро, ки Президент ба ҳарои тақсим шудани мамлакати

ҳеш роҳ надод, оташи ҷаҳонӣ бародаркӯшро ҳомӯш намуд, саਮтҳои ояндасози иқтисодӣ ёт, сиёсат ва дигар соҳаҳои ҳаёти давлатро муйайн намуда, рушду нумӯъ бахшид, давраи Эмомали Раҳмон мегӯянд".

Президенти Ҷумҳурии Белорус Александр Лукашенко нигуштааст: "Тоҷикони сарబланду меҳнатдӯст, боистеъдоду меҳмоннавоз воқеан ҳам бо ҳамватани худ Эмомали Раҳмон ифтиҳор мекунанд. Сиёсати оқилона ва созандаро, ки ин марди оқил, сиёсатмадори тавони пеш мебарад, қишиварашро аз маҳвшавӣ ҳифз кард ва ба ин сарзамин сулҳу осоиш овард".

Дар баробари тоҷикистониён берун аз қишивар ҳам ба Пешвои миллат ҳамчун бунёдгузори давлати наини тоҷикон ва меъмори сулҳу ваҳдат маҳбубияти бесобиқа зоҳир мена-моянд. Дар анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, ки соли 2002 дар шаҳри Истаравшан баргузор гардида буд, Озархши Ҳофизӣ (Олмон) зимни суханронии ҳеш аз ҷумла ҷунун изҳор намуда буд: "Ифтиҳори бузург аст, ки Шумо дар дили ҳамаи ҳамзабонон ва ҳамфарҳангон на таҳо дар қаламрави Тоҷикистон, балки бисёр дурттар аз марзҳои Тоҷикистон-Амрико, Олмон, Фаронса, Бритониё, Австралия ва ҳар ҷое, ки қаламрави густурдай фарҳангӣ мост, ҳузур доред. Ба Шумо меҳр меваරзанд, ҳолисона ва бидуни эҳтиёҷ ва ниёз эҳтиром мегузоранд. Ин ифтиҳори бузургест, ки насиби як роҳбар дар замони ҳозира гардидааст".

Собиқ раиси Ҷумҳурии испомии Афғонистон Бурхониддин Рабонӣ ва сипаҳсолор Аҳмадшоҳи Маъсӯд (рӯҳашон шод бод!) хизматҳои бесобиқаи Пешвои миллат мӯхтарон Эмомали Раҳмонро дар ба эътидол овардани вазъи сиёсиву ҷамъиятӣ, баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ ба макони зисти доимӣ ва таъмини сулҳу амният таъқид соҳта, гуфта буданд: "Ба ҳалқ ва давлати Шумо раҳмати Ҳудо омадааст ва ҷунун неъмати бебаҳоро ҳаргиз аз даст надиҳед".


Президенти шоҳи сулҳу бунёдкор ва сиёсатмадори оқилу ҳирадманд ва дурандеш аст. Ӯ дар оғози фаъолияти қасбияшон ҳамчун Сарвари давлат гуфта буданд, ки барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ омада аст, ки ҷони худро барои ҳалқу Ватан фидо намояд. Имрӯзҳо низ ўз ба ин суханони худ содик аст. Барои ҳамин, ҳалқ ўро дӯст медоранд, дастгирӣ мекунанд ва ҳамчун Пешвои миллат арҷ мегузоранд.



Субҳоналӣ МИРЗОЕВ,
асистенти кафедраи
таъриҳи ҳукук

• Шеъри рӯз

Мавлоно Ҷалолуддин Румӣ



Ин нону оби ҷарҳ ҷу сел аст бевафо,
Ман моҳиям, наҳангаму Үммонам орзуст!
Яъқубор "воасафо!"-ҳо ҳамезанам,
Дидори ҳуби Юсуфи Қанъонам орзуст!
Валлаҳ, ки шаҳр бе ту маро ҳабс мешавад,
Оворагии кӯҳу биёбонам орзуст!
З-ин ҳамраҳони сустансир дилам гирифт,
Шери Ҳудову Рустами Дастанам орзуст!
Ҷонам малул гашт зи Фиръавну зулми ў,
Он нури рӯйи Мӯсии Имронам орзуст!
З-ин ҳалқи пуршикояти гирён шудам малул,
Он ҳоюхуву наъраи мастанам орзуст!
Гӯётарам зи булбулу аммо зи раши ом,
Мӯҳр аст бар даҳонаму ағонам орзуст!
Дӣ шайх бо ҷарог ҳамегашт гирди шаҳр,
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст!

"Девони кабир"

ПАНҶ ҲИҚМАТ

ҲИҚМАТИ ЯКУМ

Як зан ба назди табибе омада аз душмани ҳуҷдоманаш шикоят карда ва аз ўхост, ки барои қуштанаш ёрӣ дихад. Табиб он занро насиҳат на-муд, вале он зан аз қасдаш намегашт. Табиб ночор ба ўшишаро дода гуфт:

- Ин заҳрро дар муддати се моҳ бо ҳӯрок омехта, ба ўбидех, то ки мardum нафаҳманд.

Зан фарёд бароварда гуфт:

- Ҷӣ гуна мешавад?! Ман душманамро хидмат кунам?

Табиб гуфт:

- Илоҷи дигар нест. Сипас, зан пули заҳрро дода ба хона омад. Аз ҳамон рӯз сар карда, бо ҳуҷдоманаш муомилаи хуб мекард ва аз он заҳр кам-кам дар таом омехта ба ў медод. Аз миён як моҳ гузашт. Дар ин муддат ҳуҷдоман, ки меҳрубониҳои келинашро дид, ў ҳам келинашро дӯст дошт. Ҳарду бе-хабар монданд, ки ҷӣ гуна дар байнашон муҳаббат пайдо шуд. Рӯзе келин ба андеша рафта, ногаҳон ба худ омад ва зуд ба назди табиб рафта гуфт:

- Маро аз ин бало ҳалос кун. Ман намехоҳам, ки ҳуҷдомани меҳрубонамро аз даст дихам.

Табиб гуфт:

- Ором бош. Он шиша заҳр надошт, балки давое буд.

Мантиқ: Барои муомилаи хубро аз дигарон интизор шудан бояд ҳуҷдоманаш буҷашт.

ҲИҚМАТИ ҲОРУМ

Гӯянд подшоҳе нимашаб хоб дид, ки зиндониаш бегуноҳ аст. Пас аз хобаш бедор шудан ўро озод кард ва гуфт:

- Ҳочате биҳоҳ.

Зинданӣ гуфт:

- Вақте ҳудоё дорам, ки нимашаб туро бедор мекунад, то маро раҳо кунӣ, номардӣ аст, ки аз дигаре ҳочат биҳоҳам.

Мантиқ: Агар марди ростгӯя пок ҳастӣ, Ҳуҷдоманаш буҷашт!

ҲИҚМАТИ СЕЮМ

Шахсе назди ҳакиме омада аз гуфт:

- Оё хабар дорӣ, ки фалон шахс дар бораи ҷунун ва чунон мегӯяд ва бисёр аз ту ғайбат ба бадгӯй мекунад?

Ҳаким бо табассум рӯ ба ў кард ва ҷавоб дод:

- Он шахс тиреро ба сӯям партоб кард, аммо ба ман нара-сид. Пас, ҷаро ту он тирро аз замин бардошӣ ва бар қалби ман фуру бурдӣ?

Мантиқ: Аз ғайбат ва ҷосусӣ парҳез бояд кард! Ҳеч вақт са-баби нақли қинаҳо ва душма-ниҳо набошад!

ҲИҚМАТИ ЧОРУМ

Имом ба минбар мебарорд. Ба сараш ягон мавзӯе намеояд, ки ба мardum бигӯяд ва ниҳоят ба тарафи мardum садо мекунад:

- Эй ҷамоат! Ба саром ягон мавзӯе намеояд, ки ба шумо нақл биқунам...

Писари имом дар кунчи мин-барнишастааст ва ба падар мегӯяд:

- Ҷадарҷон! Ҳадди ақал аз минбар фаромаданро ҳам на-медионӣ?

ҲИҚМАТИ ПАН҆ЧУМ

Солиёне пеш мardе мезист, ки ҳамсари бадкору дузд дошт. Марди бечора ҳар ҷи ба хона меовард, ҳамсараш талаф мекард. Мард дармонда шуда буд ва намедонист ҷи кунад.

Рӯзе он мard ба хона дӯсташро ба меҳмонӣ тақлиф кард ва гӯшт овард, то занаш барои онҳо ҳӯроқе таҳия намояд. Зан он гӯштро дуздана кабоб кард ва ҳӯрд.

Мард гуфт:

- Эй зан, меҳмон омадааст, гӯшт қучост? Бояд гизое пеш мекунад.

Зан дар посух гуфт:

- Гурба омаду гӯштро бурду ҳӯрд. Агар лозим аст, гӯшти дигаре таҳия кун.

Мард бедиринг ба гуломи худ гуфт:

- Тарозуро биёвар ва ин гур-баро вазн кард, ним ман буд.

Гурбаро вазн кард, ним ман буд.

Мард гуфт:

- Эй зан ҳиллагар, гӯштеро, ки ман овардам, ним ман буд ва як сер ҳам бештар, гурба ҳам ним ман аст. Агар ин гурба аст, пас гӯшт ҷи шуд? Ва агар гӯшт аст, пас гурба кучо рафт?

Ба ин сурат он зан ҳиллагар расво шуд ва макраш ошкор гардид. (Мазмун аз "Маснавии маънавӣ")

</



Дар шебу фарози умр на-
фаре муваффақу комёб хо-
ҳад гашт, ки бо зуҳури ақту
хирад рисолати ба дунё ома-
данашро хизмати содиқона
ба ҳалқу Ватан қарор дода,
дар ин роҳ талошҳои хаста-
гоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ) соли
1984 баъд аз ҳатми факултати
филологияи рус ҳамчун асси-
стенти кафедраи коммунизми
илмӣ ба кор қабул намуданд.

напазир ба харч медиҳад.

Муҳаммад Абдураҳмон (Маҳмадов Абдураҳмон Наврӯзович) аз зумрай он солиқони роҳи илму маърифатанд, ки ҳанӯз аз овони донишҷӯй бо хониши аъло, интизоми намунавӣ, ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ташаббускорӣ барои ноил шудан ба фатҳи қуллаҳои баланди илм замина гузоштанд.

вале хеле бошарафи омӯзгорӣ Абдураҳмони ҷавонро ба ҷодаҳои муҳаққиқ-коромӯзи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, аспирантураи шуъбаи рӯзонаи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ш. Мински Белоруссия, муаллими калон, дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиносӣ, доктори илмҳои сиёсӣ профессор, узви вобастаи Академияи илмҳои иҷтимоӣ

Академияи илмой иҷтимоӣ педагогии Русия, сармухасиси шӯъбаи илми ДДК, муаллими калони Коллечи ҳарбии Вазорати мудофиа, Сармухассиси шӯъбаи мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии Да-

ИЛМИ Ў БО АМАЛАШ ЁР АСТ

стгоҳи Ичроия Президенти Чумхурии Тоҷикистон, ректори Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, машваратчии калон-Сардори шӯъбаи амнияти иттилоотӣ, пешӯй ва робитаҳои байналмилалии дастгоҳи Шӯрои амнияти Чумхурии Тоҷикистон, Директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқии АИ ҶТ ва ҳаминак аз 2017 инҷониб ноиби президенти АИ ҶТ, раиси Шӯъбаи илмҳои ҷомеашиносӣ, узви во-бастаи АИ ҶТ таҳrik баҳшида ўро ҳамчун шаҳсияти шинохта, ходими намоёни сиёсию ҷамъиятӣ, олими варзида миёни ҷомеа муаррифӣ намуд.

Профессор Мұхаммад А.Н., давоми фаъолияти ил-мию омӯзгории худ зиёда аз 20 китобу монография ва да-стурҳои илми таҳқиқотӣ ва 150 мақолаҳои илмӣ -оммавӣ таълиф намуда, нигоштаҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотиро дар нашрияҳои Москва, Минск, Киев, Вашингтон, Швейцария ва Эрон ба табъ расонидааст

Бояд тазаккур дод, ки та-
хқиқотхой аңчомдодаи Муҳам-
мад А.Н. бо унвони "Муқад-
димаи идеяни миллӣ" ва "Истиқ-
лолияти сиёсӣ ва таҳқими дав-
латдории миллӣ" аз ҷумлаи

таълифоти муҳиму арзишман-
де дар равияи илмҳои сиёсӣ
мебошанд, кифарогири муҳим-
тарин масъалаҳои миллӣ дар
шароити нави дигаргунуҳои
ҷомеа маҳсуб мёбанд.

Мундарича ва мазмуни ин асарҳо саршори идеяҳои вахдату истиқори сулҳ буда, ба рӯйхати таҳқиқоти бунёдие шомиланд, ки мавриди истифодай умум қарор гирифта, дар ташаккул ва такомули шуuri чамъияти накши хоса доранд. Таълифоти гуногунч-абҳаи Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз таҳқиқоти арзишмандӣ замони соҳибистиқпол буда, далели бунёди мактаби хосаи илмии муаллиф ба шумор мераванд. Маҳз бо дарназардошти муҳиммият ва муҳтавоии мондагори таҳқиқотҳои бунёдӣ дар самти сиёsat ва давлатсозии навини Чумхурии Тоҷикистон Муҳаммад А.Н барои дарёфти Ҷоизаи ба номи Абӯалий ибни Сино номзади сазовор арзёбӣ мегарданд.

Дар баробари ин, профессор Мұхаммад А.Н дар тарбия намуданы кадрҳои баландихтисоси илмӣ ва таш-фиқу тарғиби сиёсати давлатӣ, ташаккул ва такомули шуури ҷамъияти накшихоса ва саҳми арзанда касб намуда, таҳти мушовирий ва роҳбарии ўзини 3 нафар рисолаҳои докторӣ ва 30 нафар

рисолаҳои номзадӣ таҳия ва
дифоъ намудаанд.

Барои ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мояи ифтихору сарфарозист, ки дастпарвари ин маҳзани илму маонӣ профессор Муҳаммад А.Н аз ҷониби Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи АИ ҶТ барои дарёftи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалий ибни Сино пешбарӣ гардидааст. Ин рӯйдоди фараҳбахши илмию фарҳангиро аҳли илми дошишгоҳ бо мамнуният пазируftа, номзадии профессор Муҳаммад А.Н барои дарёftи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалий ибни Сино ҳамаҷониба ҷонибдорӣ менамоянд.

Абдулло ҲАБИБУЛЛО,
ректори Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,
доктори илми физика ва
математика, профессор,
узви вобастаи АИ ҶТ
Маҳмадулло ИБОДОВ,
доктори илми фалсафа,
профессор
Чумъаҳон АЛИМИЙ,
доктори илми филология,
профессор
Маҳмуд АБДУЛЛОЕВ,
доктори илми таърих,
профессор



ЗАРТОРБЙ ТАБАРОВА: "БАРОИ БО КҮДАКОН КОР КАРДАН ОНҲОРО ДЎСТ БОЯД ДОШТИ!"

табий надошта бошад, бо кўдакон кор кардан барояш басо мушкил хоҳад гашт. Кўдакон низ дар навбати худ бо чунин омӯзгори маҷбурий унс гирифта наметавонанд. Яъне, аз чунин омӯзгор на ба кўдак фойдае мерасад, на ба чомеа манфиате.

- **Муаллима, ин чүмлахоро**
дар ҳамбастаги бө ҳақиқати
начандон шарине, ки зимни
мәйракан рүикоромада пеши
назар меомад, қиёс карда, боз
шархы ин нуктаро низ аз
шумо рүссиданыам.

- Ин ҳама хулосаҳоро аз таҷ-
рибаи андӯхтаи 40-солаи хеш-
бардоштаам ва дар қиёс бо
ҳақиқати воқеене, ки дар саҳнаю
толори ин Марказ рӯи кор ома-
да истода буд, бояд қайд созам,
ки аз ин 4 даҳсола 7 солашро
боз ба ҳамкорӣ бо Марказҳои
будубош ва тавонбахшии "Па-
расту" ва "Мехрон" бахшидаам.
Бо қайди ин нукта гуфтаниам, ки
ҳукуқи маънавӣ дорам, ки дар ин
бора низ хулосаи хешро дошта
башам ва суро избрар намесм.

башам ва онро иброз намоям. Ба қавле, хулосаҳои камина низ асоси воқеӣ доранд.

Агар барои кӯдакони солим ҳама шароитҳои ҷисмонию равонӣ барои таҳсилу тарбия табиатан фароҳам оварда шуда бошанд, пас, кӯдакони имконияташон маҳдуд аз ин ҳама имкониятҳо маҳруманд. Ба ибораи дигар, ба омӯзгорон бо кӯдакони солим кор кардан нисбат ба ҳакмкасбонашон, ки дар ин Марказҳои тавонбахшӣ фаъолият доранд, кор басо осон аст. Тавонбахшон он кореро ба сомон мерасонанд, ки омӯзгорони мактабҳои муқаррарӣ тасаввур ҳам карда наметавонанд. Онҳо

ҳама күшишу дониш, тачрибаю малакаи хешро баҳри он сарф менамоянд, ки кўдакони имко-нияташон маҳдуdro ба тарзига ҳаёти ҳамсолони солимашон ворид созанд. Чӣ гуна ин кор пурмашақат аст, волидайни кўдакони имконияташон маҳдуdro худ нағз медонанд. Ва ман ба нишони қайди заҳмату машақат, пуртоқатие, ки тавонбахшону мураббиён, дигар кормандони ин Марказҳо нисбат ба кўдакони имконияташон маҳдудр дар якчояй бо сарвари Ташкилоти чамъиятии "Заршедабону", зани ҳалиму меҳрубон, роҳбари кордон Қаламнисо Абдуқаюмова сарф мекунанд, аҳсанту оғаринҳо хонда, арзи сипоси бепоёни хешро ба онҳо иброз медирам.

- Тавре мо огаҳӣ дорем, дар
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ниш дар ин самт корҳои назар-
расе ба сомон расонида шу-
даанд ва натиҷаҳояшон низ
қобили зикр аст. Хуб мебуд,
сари ин масъала низ истода
гузашта, маълумоти беш-
тареро ба мо пешниҳод ме-
кардед.

- Агар шумо дар хотир дошта бошед, Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карда буданд, ки "Намегузорам, ки ягон фарди маъюб, ятиму бесаробон худро таңҳо ҳис кунад!" Дар пайравӣ баин суханони пур аз меҳру шафқати Сарвари давлатамон ректори Донишгоҳи давлатии

Кўлоб ба номи Абўабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, Узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон Абдулло Ҳабибулло низ ташаббуси нек нишон дода, дар донишгоҳамон "Маркази захиравӣ-машваратии таҳсилоти фарориг"-ро созмон доданд, ки соли сеюм аст. Фаъолият ёдорад ва ман роҳбарии онро ба уҳда берам.

Бояд қайд кард, ки күшодаша-
вии ин марказ зарураги айем ва
талаботи рүз буд. Чаро ки, тавас-
суги ин марказ робитаи дониш-
гоҳ бо муассиса ва ташкилотхое,
ки бо кӯдакону калонсолони им-
конияташон маҳдуд сару кор-
доранд, қавӣ хоҳад гашт. Аз
чумла, бо Ташкилоти байналми-
лалии "Миссия Шарқ", Ташки-
лоти байналмилалии Каритас,
Институти Чомеаи Күшоди "Бу-
нёди мадад", Ташкилоти ҷамъи-
тии "Заршебабону".

Илова бар ин, дар ҳайати факултата омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб шӯъбаҳои "Дефектология", "Логопедия", "Сурдопедагогика" ва "Олигопренопедагогика" амал мекунанд. Чунон ки ба шумо маълум аст, ҳамаи онҳо маҳз ба тайёр карданни мутахассисони баландихтинос барои кор дар чунин марказҳои кор бо кӯдакони имконияташон маҳдуд машгуланд. Ва қобили зикр аст, ки имрӯз донишҷӯёни ин шӯъбаҳо таҷрибаомӯзии хешро низ бевосита дар Марказҳои тавонбахшии "Парасту" ва "Мехрон" гузаронида, дониши андӯхтаашонро дар амалия мавриди истифодад

қарор медиҳанд. Ба таври дигар карда гүем, донишчүёни таҷрибаомӯз, аллакай имрӯз қобилияти хешро месанчанд, ки оё онҳо омодаанд, ки ҳаёт ва фаъолияти минбаъдаи кории хешро бо кӯдакони имкониятшон маҳдуд билайванданд.

Дар воқеъ, ногуфта намонад, ки имрӯз дар мактабҳои шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоб 815 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд паҳлӯ ба паҳлӯ бо ҳамсолони сиҳатманди хеш таҳсил карда истодаанд. Ҳамчунин, дар худи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб айни замон 30 нафар донишҷӯёни имконияташон маҳдуд таҳсил карда истодаанд, ки дар баробари шароити хуби таҳсилро доштан боз бо ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи маъмурияти донишгоҳ, ташкилотҳои ҷамъиятии донишҷӯён фаро гирифта шудаанд, ки ин ҳамаро метавон ҳамчун як икноми нек ва ҳайрӯҳоҳона да-

- Дар фуроварди сухан ба шумо ва аҳли омӯзгорону до-нишҷӯёни факулта, ба Мар-кази захираи-машваратии таҳсилоти фароғир таман-нон онро дорем, ки дар кори турифтиҳори шумо бурдбо-риҳою сарбаландиҳо ҳамса-фаронсон бошанд.

- Ташаккур, саломат бошед!

*Сүхбаторо:
Низом БАРОТОВ,
рӯзноманигор,
Узви Иттифоқи журнали-
стони Тоҷикистон, Аълоҳии
матбуоти тоҷик*



**Фариштамоҳ ГУЛОВА,
рӯзноманигор.**

Пеш аз ҳама бояд синну соли оилаҳои вайроншударо намоиш дод. Ба фикри ман ва он додаҳое ки дар даст до-рам, бештар оилаҳои ҷавонон вайрон мешаванд. Сабаби асосӣ дар омода набудани ҷавонон, рашки беасос, сатҳи пасти маълумот, надоштани ҳурмату иззати қалонсолон ва омода набудан ба ҳаёти оилавӣ мебошад. Бештарии ҷавонон дар ҳаёлот зиндагӣ мекунанд ва фикр мекунанд, ки ҳаёти оилавӣ мисли сина-мо мебошад, вале дар асл инворид шудан ба як оилаи ди-гар, қабули урфу одат ва рас-му оин, ба ҷой овардани ҳур-мату иззат ва омода будан ба пастиви баландӣ. Мутаасси-фона, сатҳи пасти вазъи оилавӣ ва бо қарзу қавола гузаронидани тӯй маҷбур месозад, ки ҷавонон ба муҳочират раванд ва на ҳама ҷавондухтарон босавод ҳастанд ва сабр доранд.

Рашк, хоҳиш ва талаботҳои нолозим, ҷанҷул ва нофаҳмӣ бо ҳусуру ҳушдоман, дурӯғгӯй, дугонабозӣ ва ғайра сабаби вайрон шудани оилаҳои ҷавон мегардад.

Индикаторхө нишон меди-ханд, ки бисёрихо пас аз вай-рон шудани оила хонаводай шавхарро гунахкор мекунанд, аммо агар дар асл тадқикот барем, миёни чавонон ҳамди-гарфахмий вчущуд надорад. Меноханд, ки алохида зиндагий кунанд. Хуб аст, аммо имкон нест. Умедворам, ки сатхи маърифати оиладориро ба-ланд мебардорем ва оилавай-рошавий камтар мешавад.



**Хуршед МАВЛОНОВ,
рӯзноманигори рӯзномаи
“Чавонони Тоҷикистон”**

Сабабҳои пош хӯрдани оилаҳо дар Тоҷикистон омода набудани ҷавонон ба ҳаётин мустақилона, даҳолати бемавриди ҳешовандон, ҳамди гарнофахмӣ, ҷангу ҷидол дар оила, ҳиёнати зан ё мард, муҳочирати меҳнатӣ, мушкилоти иқтисодӣ ва ғайра мебошад. Аммо аз миёни сабабҳои номабаршуда муҳочирати меҳнатӣ аз омилҳои асосие ба ҳисоб меравад, ки сари аксари оилаҳоро "муҳӯрад". Муҳочирати меҳнатӣ бошад, ба мушкилоти иқтисодӣ ва кам-бизоатии оилаҳо бастагӣ дорад. Маълум аст, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷавонон оиладор мешаванд, вазъи иқтисодии на ҳамаашон

ДАР СОЛИ 2017 ЧАРО 10100 ОИЛА ПОШ ХҮРДЭ

Яке аз мушкили ҷиддии ҷомеаи имрӯз пошхӯрии оилаҳо мебошад, ки ҳамаро нигарон кардааст. Масалан, дар соли 2016 8861 оила ҷудо шудааст. Агар раванди оиласайроншиавӣ дар ҷомеаи мо ҷунин идома ёбад, пас аз 5-6 соли оянда төъододи ҳонадоршиавӣ ба ҳонавайроншиавӣ баробар мешавад, яъне агар соли 2016 8861 ҳонавода вайрон шуда бошад, ин ниишондод дар соли 2017 ба 10100 адад расид, ки нисбат ба соли қаблӣ 1239 шумора зиёд аст. Ҳолон ки дар соли гузашта 78757 оила сабти никоҳ шудаанд ва агар ба ҳисоби фоиз гирем аз 100%-и оиласайрпокуниӣ дар соли 2017 13%-аишон ҷудо шудаанд, ки ин ниишондод манғӣ аст. Аз сабаби он ки ҷудошавии оилаҳо дар байнин синну соли гуногуни ҳонаводаҳо сурат гирифтааст, дар байн зиёда аз 8200 кӯдакон бе падар ва ё бе модар мондаанд. Рақамҳое, ки дар боло оварда шудаанд, ҳамагӣ оморӣ ҳастанд, аммо ҷаро ниишондоди манғӣ сол то сол боло рафта истодааст? Вобаста ба ин савол аз ҷонд рӯшанфикр турсон шудем.

хубу мұтадил аст. Ин ҳолат барои пешбурди оиладорй монеа мешавад. Бинобар ин, аксариияти қавонони навхонадор байды оила барпо кардан ё аз бонк қарздор шудаанд ва ё аз шиносқояшон, инчунин аз сабаби набуданы чои кори муйайян, ки бо маоша什 ҳам рүзгор пеш равад ва ҳам қарзқояш-ро пардохт кунад, рү ба муҳо-цирати меҳнатй меоранд. Мар-дҳо, ки муддати дароз аз оила ва аз дидори ҳамсар дур ме-монаанд, гапу овозаҳо зиёд мешавад: ба зан хабар мера-сад, ки шавҳараш дар Русия зани рус дорад. Ҳамчунин, ба шавҳар хабар мерасонанд, ки завчааш ба корхой ношоиста машғул аст... Мутаассифона, ин гапу овозаҳои беасос са-дҳо оиласар вайрон мекунад. Инчунин, вақте ки ду қавонни нав оиладоршуда аз ҳам дур мегарданду ба ҳам унс наме-гиранд, оила барояшон чан-дон муҳиму арзишмандин шуда наметавонад.



*Райно РИЗОЕВА, тан-
зимгари факултаи фило-
логияи тоҷик ва*


журналистика.
Уmr агар хүш гузарад,
зиндагии Хизр кам аст,
В-арна нохуш гузарад,

Рузгори пуртазоде, ки ба хушӣ ва солимиву лабханди тифлакони солим ибтидо мегирад, пас, орзухои ояндаамон зиёда мешавад, вагарна не, ду рӯзи ҳаёт ба сар бурданамон низ дилгиркунандад аст. Ба фикри ман пош ҳӯрданни оилаҳои ҷавон аз нофаҳӣ, муносибати хуб накардан бо қалонсолон, яъне ҳусуру ҳушдоман мебошад. Аксарияти ҷавондуҳтарон ҳудписанд ва гапгардон мебошанд, ҳеч вақт, қалонтар бар заари ҳӯрдонӣ гап намезанд. "Диплом драм" гуфта, аксарияташон гапҳои осмонӣ мезананд. Зиндагӣ мушкил аст, бояд ба камубеши он тоқат кард. Вақте кидар оила яқдигарфаҳӣ набошад, оилаи солиму побарҷо наҳоҳад монд. Дар вазъияти



Эмомназар ПИРНАЗАРОВ, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия.

Ба фикри шахсии ман поштади
хӯрдани оилаҳои чавон як-
чанд сабабҳо дорад. Аз тара-
фи падару модарон, ё ин ки
касоне, ки онҳоро иваз мена-
момоянд, ба инобат нагирифт-
тани розигии онҳо ва дар син-
ну соли ниҳоят чавон нагирифтани
таҷрибаи зиндагӣ
хонадор намудани фарзандо-
нашон мебошад. Надонистани
маърифати оиладорӣ ва хушу-
нату зуроварӣ дар оила саба-
бҳои дигар мебошанд.



**Шаҳёд ШАРИПОВА,
шоираи ҷавон.**

Хонадорй ва ҳаёти мустақилона масъулияти хеле зиёдро талаб мекунад. Сабабҳои пош ҳӯрдани оилаҳо низ кам нестанд, аммо якчанд омили асосӣ ҳаст, ки оилаҳо зуд аз ҳам чудо мешаванд ва пароканда мегарданд. Бархе аз ҷавонон ва ё онҳое, ки оила бунёд мекунанд, хелебемаърифатанд, онҳо эҳтиромро намедонанд ва наметавонанд онро ба ҷо оваранд. Инчунин, бесабрии занҳову духтарон яке аз омилҳои парокандагии оила ҳисоб мешавад. Духтарон вақте ки арӯс мешаванду ба ҳонаи бегона мераванд, бояд хубдонанд, ки барои бисёре аз ҳушдоманҳо осон нест зуд қабул карданӣ дигарраси ба фарзандӣ, бояд сабр кард, то ҳарду тараф ба ҳам



**Сайдамир ВАЛИЗОДА,
омӯзгор ва равоншинос**
Як сабаби хеле озордихан

Ля сабаби хеле бозордиҳа да ва сарсонкунандай кӯда-кон, ин вайроншавии оилаҳо (чи оилаҳои ҷавону чи соби-қадор) ба ҳисоб меравад. Ҳолати ҷиддии сатҳи баланди азҳампошии оилаҳоро дар ҷамъияти мо ба осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар 15-20 солии охир таҳминан ду маротиба зиёд шудааст. Баъди талоқи дидҳӣ ҳам кӯдакон ва ҳам во-лидони онҳо кулфати онро камаш ду сол аз сар меғузаронанд. Сипас, мушкилоти мувофиқшавӣ дар оилаи наин барпомешуда ба миён меояд, ки баъзан солҳои тулонӣ даром мекунад. Ҳудо нишон на-диҳад, вале Шумо то инро аз сар нагузаронед, тасаввураш ҳам карда наметавонед. Шояд бошад, вале мо ҷунин рақамро надорем, ки имрӯз дар Тоҷикистон ҷанд фоизӣ оилаҳо бо падарандар ё монандар



**Савлатбі НАБИЕВА,
мудири кабинеті**

педагогика.
Пешвои миллат муҳтасарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро Соли оила эълон намуда буданд. Роҳбарияти мамлакат муомилаву зиндагӣ, рафтору урфу одат ва тарзи рӯзгори оилаҳо, баҳусус чавононро дидаву муқоиса намуданд, ки пешгирий ва нигоҳдошти оилаҳо, баҳусус оилаҳои чавон имконпазир гаштааст. Аз ин рӯ, пирони рӯзгордидаро мебоист, чавононро, ки ояндаи миллату давлат маҳсуб мёёбанд, бояд ҳамчун ояндадор ва сазовори зиндагии шоиста муаррифӣ намоянд, зеро оилаи солим, ҷомеаи солим ва ҷомеаи солим дар натиҷа миллали солим аст.

Таҳияи
Гулафзои ДАВЛАТ

ҲАМГИРОИИ ТАҲСИЛОТ- ТАЛАБИ ЗАМОН

Истиколияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди гуногунҷанбаи хоҷагии ҳалқи мамлакат заминаҳои мусоид фароҳам оварда, маҳз дар ин давра механизмҳои институтсионалий ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҷиҳати таҳқими равобит ва муносабатҳои ҳасана бо кишварҳои ҳориҷӣ дар баҳишҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн, аз ҷумла соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, маорифу фарҳанг, кишоварзӣ ва варзишу сайёҳӣ, ҳарбию сиёсӣ ва гуманитарӣ таҳия гардиданд.

Дар ин росто, дар самти ба роҳ мондани ҳамкориҳои дучониба бо Федератсияи Россия низ таҷрибай кофӣ андӯхта шуда, төъдоди зиёди Соziшномаҳо ва қарордоҳои ба тасвибрасида далели ин гуфтаҳоҳт.

Мавриди тазаккур аст, ки дар доираи чунин як Созишнома миёни Доniшгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо Ширкати файритичратии "Среднерусский университет", ки он ҳамкории байнамилалиро дар соҳаи маориф, корҳои илмӣ- таҳқиқотӣ ва фаъолияти илмӣ- инноватсионӣ, бозомӯзӣ ва тақмили ихтисоси олимону омӯзгорон, мубодилаи академии доniшҷӯён, татбиқи лоиҳаҳои муштраки таълимию илмӣ, магистратура, аспирантура, дипломҳои душаҳрвандӣ, воридшавӣ ба фазои таҳсилоти ҷаҳониро дарбар мегирад, иштирокдори Аввалин Форуми профессорони Россия гардидам.

Аввалин Форуми Профессорони Россия 1 февраля соли 2018 дар Доniшгоҳи Rossияии дӯстии ҳалқҳои ш. Москва бо ташабbusi Ташкилоти Ҷамъиятии "Ҷаласаи профессорони Россия", ки ба он 3000 нафар профессорон аз марказҳои бонуфузи илмӣ ва илмӣ-педагогии Rossия бо роҳбарии мудири кафедраи ҷомеаи шаҳрвандии ДДМБМ (Р) ВКХ ФР шомиланд, сармуҳаррири гурӯҳи нашрии "Юрист", доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор В.В. Гриб ба роҳбари дастгоҳи "Ҷаласаи профессорони Россия", доктори илмҳои иқтисодӣ А.А.Панарин баргузор гардид.

Ширкати намояндагони доniшгоҳҳои бонуфузи ФР ва ИДМ, вазоратҳои илму маориф, кормандони мақомоти идоракунӣ ва АИ ФР дар кори Форум нишонаи возехи мухиммият ва дарҳӯри замон будани мавзӯъҳои матраҳшаванд да маҳсуб меёбад.

Вазифаи аввалинда-раҷаи Форуми мазкур-ташкili мубоҳисаи ҳир-фавии профессоронии муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҷамъиятҳои илмию педагогӣ буда, он фазои мусоидро ба муколамаи созгор миёни ҷомеаҳои илмӣ-омӯзгорӣ, ниҳодҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба вуҷуд овард.

Мавзӯи асосии Форум "Проблемаҳои илми муосир: таҳдидҳои нав" ба ташакулли стратегияи нави рушди илму маориф то давраи соли 2030 ниғаронида шуда, дар идомаи он масъалаҳои марбут ба мавқеъ ва манзали профессорон дар самти рушди илму маориф, ҳамгирии таҳсилот ва илм, васеъ ба роҳ мондани доираи таҳсил дар ҳориҷа матраҳ гардиданд.

Яке аз масъалаҳои муҳими рушди соҳаи маориф, - қайд намуданд иштирокчиён, - ин дастрасӣ ба ғрантҳо мебошад, ки бевосита барои дар доniшгоҳҳо таъсис додани озмоишгоҳҳо, марказҳои мусоири илмӣ ва табодули академии доniшҷӯён равона карда мешаванд.

Тавре ишора рафт, дар Форум оид ба мавқеъ ва нуғузи профессор дар ҷомеа масъалагузорӣ карда шуда, иброз гардид, ки бояд дар ин самт аз ҷониби Вазорати маориф ва илм санадҳо ва стандартҳои меъёри-ҳуқуқии таҳия карда шаванд, то ҷойгоҳ ва вазифаҳои профессорон мӯайян ва ҳуқуқҳои онҳо ҳифз гарданд.

Аз ҷониби роҳбари дастгоҳи "Ҷаласаи профессорони Россия", доктори илмҳои иқтисодӣ А.А.Панарин пешниҳоҳд гардид, ки дар доniшгоҳҳо шумори кафедраҳо, төъдоди маҷаллаҳои илмиро, ки олимону муҳаққиқон метавонанд натиҷаҳои тадқиқоташонро интишор намоянд, зиёд намуда, ҷоизаи нави "Профессори сол" таъсис дода шавад, то олимони Rossия ва дигар кишварҳо соҳиби кодекси этикӣ бошанд.

Ба андешаи А.Панарин: "Мақсад - баланд бардоштани нуғузи профессор, яъне ин эҳтироми хосаи ҷомеа ба олимон ва албатта, музди меҳнати арзанда мебошад"".

Ман ҳамчун иштирокӣ бо итмиони гуфта метавонам, ки Форуми профессорон дар ҳамкорӣ бо намояндагони кишварҳои шарик аз нигоҳи тоза муколама ва мубоҳисаи мондагорро ҷиҳати ҳалли вазифаҳои бузурги замони муосир дар мисоли ҳаракати профессории Rossия ба вуҷуд овард.

Форуми мазкур бори дигар собит намуд, ки илму маориф соҳаҳои қалидие мебошанд, ки ояндаи ҳар як давлату миллат аз онҳо вобаста буда, бо мусоидат ба пешрафти иқтисодиёт, тавсеа ва таҳқими нерӯи зеҳнӣ ҷиҳати рафғи мушкилот ва таҳдидиҳои вақт нақши муҳим дорад.

Масъалаҳои дар Форум матраҳгардида аз ҷониби коршиносони бонуфуз, олимон, ходимони давла-

тию ҷамъиятӣ бешубҳа дар ташаккули муносабатҳои нави стратегӣ ҷиҳати татбиқи нерӯи муқтадири илмии муассисаҳои олӣ, рушди инноватсионӣ ва таҳқими афзалияту рақобатпазирӣ онҳо пурманфиат ҳоҳанд буд.

Дар фарҷоми Форум Ҳалнома (Резолюция) қабул карда шуд, ки он бо дарназардошти таҷрибай ҷаҳонии рушди таҳсилоти олӣ, тадбирандешӣҳоро ҷиҳати таъминоти меъёри ҳуқуқии рушди илмӣ- техникӣ, ҳамгирии илм, таҳсилот ва истеҳсолот дарбар гирифтаст:

- Дастирии ҳамаҷонибаи самтҳои афзалиятноқи илм ва таҳсилот;

- Фароҳам овардани шароити мусоид дар кишвар, ҳамзамон дар ҳориҷи мамлакат ҷиҳати ҷалби сармоя дар фаъолияти илмӣ-инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳо ва ҷамъиятҳои илмӣ ва ҳифзу ҳимояи моликияти зеҳнӣ;

- Тавссеаи ҳамкориҳо миёни соҳторҳои марказӣ, минтақавӣ, давлатӣ ва ҷамъиятии соҳаи маориф ҷиҳати таъсиси равия ва ихтисосҳои нав бо мақсади омода намудани мутахссисон, аз ҷумла қадрҳои баландиҳтисоси илмӣ, ташкили атtestатсия ва литсензиякунонии муассисаҳои таҳсилоти олӣ;

- Ҳавасмандгардонии ташабbusҳои муассисаҳои илмию таълими, олимон ва муҳаққиқон бо баргузор намудани маросими супоридани ҷоизаи "Профессори сол"" ва г.

Форуми профессорон бо ширкати намояндагони ҷомеаҳои муҳталифи илмию педагогӣ, академияи илмҳо, Вазоратҳои илму маориф, дигар ташкилоту муассисаҳо ба муттаҳидии профессорон мусоидат намуда, муколамаи созандаро миёни мақомоти марбута ҷиҳати рушди инstitutҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар маҷмӯъ ҳамгирии таҳсилотро ба вуҷуд овард.

Абдулло ХАБИБУЛЛО,
ректори Доniшгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,
доктори илмҳои физика
ва математика, профессор,
Узеви вобастаи АИ
ЧТ, иштирокҳои Форуми
1-уми профессорони
Федератсияи Rossия
Кӯлоб-Москва-Кӯлоб,
1-2 феврали соли 2018



ЭМОМАЛИ РАҲМОН - НИЁЗИ ТАЪРИХИИ ҲАЛҚИ ТОЧИК



Матбуба ИЗЗАТОВА,
ассистенти кафедраи таърих ва ҳудуд

Мо, муаррихон ва таҳлилгарон бояд ки ба тадқиқот амалан машғул шавем, ки ба ҳалли вазифаҳои мушаххас равона шудаанд. Дар мисоли Эмомали Раҳмон ва нақши он дар нигоҳ доштани Истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Хатари беному нишон гаштан ва аз арсаи тамаддуни ҷаҳонӣ нодаён рафтани ба сари миллати тоҷик дар тули ҳазорсолаи мавҷудияташ на якору дубор фитоҷааст. Таъриҳи гувоҳаст, ки бар асари истилои пай дар пайи аҷнабиён ва ҷабран ба сари ҳалқи тоҷик бор кардани тамаддуну арзишҳои фаҳангии бегона чи дар аҳди қишинвар кушиҳои Мақдуниҳо чи дар даврони ҳуҷуми Араб, Туркони қиҷоқи, Муғулҳо, Туркҳои Барлоҳӣ, Мангитҳо, Россияни подшоҳӣ ва дар давраи Ҳукумронии сотсиалистони тақдирӣ ҳастии давлат, миллат, забон ва фарҳанги ҷандин ҳазорсолаи ниёғони мо дар хатари нешшаш-

ви қарор дошт.

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон, дар ибтидо ба пароканд шавии империяи абарқӯдрати Шӯравӣ ва фаро расидани марҳилаи таърихӣ рост омад. Раванди фарорасии истиқлолияти давлатӣ ва худро Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақули субъекти комилхуқуки муносибатҳои Байналхалқӣ эълон намуданд. Мутаассифона, ин имконияти бузурги таърихӣ дар сатҳи матлуб истифода нашуд ва боиси сарзадани тазоҳуроту муқовиматҳои шаҳрвандӣ гардид. Нерӯҳои нав зуҳури сиёсӣ дар фаъолияти амалии ҳуд ба зиёдаравӣ, сиёси созии мушкилоти ҷомеа, баъзан радикализм ва аъмоли ҳаробарои сиёсӣ роҳ медоданд ва барои ризоияти ҳамагонии умуми ҳалқӣ ва ваҳдати миллатӣ талоши зарурӣ на доштанд. Дар марҳилаи аввали истиқлолияти ҷунин ҳодиса рӯҳ дод ва зиддиятҳои гурӯҳӣ ба миён омаданду оташи ҷангӣ ҳамваташон алана газарӣ зад ва хатари аз байн рафтани давлати наини тоҷикон ва Ҳукумати ҳамон вақта шаҳрвандони худро ҳимоя карда наметавонист.

Бояд зикр соҳт ки бисёри коршиносони соҳаҳи сиёсат ва ҷомеашиноси оид ба масъалаи дар шароити Ҷаҳонишави ба сиёсати ҷаҳони ворид шудан ҳамчун як давлати мустақили миллатӣ басо душвор аст ва на ҳар ҳалқу

миллат ба ҷунин як дастоварди бузург ноил шуда метавонад.

Эмомали Раҳмон ҳамчун як сиёсатмдори боҳирад ҳанӯз дар давраи аввали фаъолияти воқееняти ба миён омадаро ҳуб дарк карда буд, ки барои оташбаси ҷангӣ шаҳрвандӣ дар қишивар, баргардонидани гурезагон ва муҳочириони маҷбурӣ аз ҷойи иқомати доимӣ, барқарор мунаввудани ҳазорҳо ҳонаҳо, боз доштани паствавии иқтисодӣ, ҷалб намудани сармояни ҳориҷӣ ва рушди Тоҷикистон, муттаҳид намудани ҳалқзарур аст. Воқеан ба арсаи сиёсат ва таърихи ҳавни ҳалқи тоҷик омадани Эмомали Раҳмон ниёзӣ таърихӣ ва марҳилаи сарнавиштсоз буд. Роҳҳое, ки Эмомали Раҳмон барои бунёди ҷомеаи ҳалқвандӣ ва давлатдории миллатӣ боз намуд, ҳамчун як мактаб ва ё шевави тозаи сиёсӣ абдандар таърихи ҳалқи тоҷик сабт гардид. Ҷунин як сиёсати дуруст ва оқилонаи мантиқӣ дар шароити имрӯзai ҳалқи тоҷик аз дури таърихи ниёз дошт.

Хулоса Таъриҳи исбот намуданд, ки танҳо муттаҳидӣ дар атрофии Роҳбари давлат ва пайравӣ аз ғояҳои созандою илҳомбахши Пешвоён ва бунёдгузорони давлатҳои гарави бузургӣ ва рушди устувори давлату миллатҳо будааст. Гунёдгузори давлати миллатӣ эҳтиром ва ҳифзи арзишҳои демократӣ ва дунёвии Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳдо намуд.

ҲУВВИЯТИ МИЛЛӢ ВА ҲУДШИНОСӢ

Ҳуввияти миллат бо мустаҳкама ва устувории унсурҳои ҳасстии он: забон, фарҳанг, таъриҳ, иқтисод, ҳудуд, психология, урғу оdat, анъанаҳо ва дигар арзишҳои миллатӣ алоқамандӣ дорад. Ҳуввияти миллатӣ одамонро муттаҳид месозад ва барои расидан ба мақсади муайян ба як самт равона месозад. Ҳуввияти миллатӣ бояд ҳамеша арзишҳо ва орзу ормонҳои мардум ё миллатро дар ҳуд инъикос намоянд, вагарна рисолаташро анҷом дода наметавонад. Ҳуввияти миллатӣ бояд барҳурди дарди мардум бошад. Танҳо арзишҳои нодиртарини миллатӣ, ҳуввияти ҳудшиносии миллатӣ ҳамчун нерӯӣ муттаҳидсозандони гурухҳои манфиатҳои мухталиф доштаро ба ҳам оварда метавонаду ҳалос.

Чи тавре, ки дар адабиёти илмӣ таъқид гардидааст, нахустин бор Суқрот ба инсон муроҷиат карда хитоб кард, "Ҳудро бишнос, Ҳудшиносӣ аз ҷониби инсон шинохтани ҷисмаш, фикраш, эҳкосаш, мавқеава муносибаташ, ҳуллас, ба ҳайси шахсияти ҳосу воҳид шинохтани ҳеш мебошад. Ҳудшиносӣ маркази маҳсуси шуури мост. "Ман" - и инсону ҳудшиносӣ ба ҳеч ваҷҳ гусастапаизир намебошанд. Аммо ҳудшиносии миллат аз ҳудшиносии ифродӣ, фардӣ ва алоҳида каме фарқ дорад. Ҳудшиносии фардӣ ҳамин тавр чун қуллаи баланди маърифати рӯҳии инсон се зинаро дар бар мегирад: ҳуддаркунӣ, ҳудназораткунӣ ва ҳуд такомул дихӣ. Ҳудшиносии миллат ба қидаи мо ин пеш аз ҳама эҳсосу дарки зарурати ваҳдат ва якпорҷагии обу ҳок ва марзу буими миллатӣ, эҳсоси улфат байни афроду ҷомеа, дарки зарурати итифоф, ҳамbastagӣ як нафси воҳид, ҷун як тану як ҷон аст.

Он бештар дар ду шакл: инфиродӣ ва дастҷамъӣ ба амал меояд. Дар дохили нерӯҳои мухталифи иҷтимоӣ ва ё умумиятҳои гуногун одамон зудтар ва осонтар талаботу манфиатҳои ҳудшиносии миллатӣ имконият ва қобилияти одамон дар сатҳи инфиродӣ, дар таркиби иттиҳодияҳои ҷамъиятию иҷтимоӣ, нерӯҳои иҷтимоӣ ва умумиятҳои иҷтимоӣ оиди дарк намудани мақом ва нақши ҳеш ба сифати субъектҳои маҳсуси муносибатҳои иҷтимоӣ, фаъолияти иҷтимоӣ ва инҷунин оқибат воқеагардии ин наవъи қобилияти мебошад.

Дилиод БОЙМАТОВ,
ассистенти кафедраи фалсафа



ОМОДАГИИ ҶАВОНОН БА БУНЁДИ ОИЛАИ СОЛИМ



Файзалӣ ТОИРОВ, ассистенти кафедраи фалсафа

Оила -ин шоҳсүтуну бинои ҷамъияти аст, ки тавассути он пешравии ҳаётӣ иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ба танзим мебарояд. Эмомали Раҳмон

Ба индешаи ҷомеашиноси машҳури фаронсавӣ Оғюст Конт "Оила - ин аввалин мактаби ҳастии иҷтимоӣ аст, ки инкишофи фард ва иҷтимоишавии он, рафтори ҷоизи мутобиқшавии фард бо дигар одамон меомузонад". Тавассути оила гузашти имрӯз ва ояндаи ҷамъияти бо ҳам пайваст мегарданд. Вазифаи мухими оила - ин интиқоли урғу оdat аст, ки маромиати иҷтимоӣро таъмин менамояд.

Ҷавонон бояд аз ҷиҳати аҳлоқӣ ба камол расанд ва ба моҳияти оила, муносибати зану шавҳарӣ, ба ҷониши ҳурмату эҳтиromi яқдигар расанд, дар лаҳзаҳои душвор ҳамдигарро ҳурмат кунанд, мададгори яқдигар бошанд. Ба ҳубӣ эҳсос намоянд, ки оила ин манбаест, ки ду ҷавонро бо ҳам мепайвандад. Аз ин ҷиҳати оила дар асоси ризоияти тарафайн, мұхабbat ва дўстдорӣ ташкил карда шавад. Ба ҳеч ваҷҳ оила дар асоси пулу мол ва қалинг ташкил карда нашавад.

"Пеш аз ҳама ҳамсари ҳаётӣ хушмуомила, поқдин, қадбонӣ ҳуб, шавҳарро дўст дорад, бо шарму ҳаёт, неқуқирдор, кўтоҳда-

сту кўтоҳзабон, ҷизнигоҳдорандада ва некрафтор бошад". Аз нигоҳи Кайковус занро аз ҳонадоне бояд интиҳоб кард, ки аъзои оила, волидайн, ҳешу ақрабо шахсони неқӯкор, тарбиядида ва пеш аз ҳама шахсони комил бошанд.

Зани ҳубу фармонбари порсо,
Кунад марди дарвешро подшоҳ.

Оиладоршавии бе мұхабbat хото аст, ё ба табиб мебарад, ё ба суд.

Моҳҳои аввали зиндагӣ ин моҳи бисёр ҳассос аст, ки бо муносибатҳои самимона, нарм мумонлагӣ ва рафтори ҳуб, инҷунин мутобиқати психология, аҳлоқӣ-иҷтимоӣ ва физиологӣ пойдории оила устувор мегардад.

Ҳамдигарфаҳмӣ, ёрии байнӣ ҳамдигарӣ, боварӣ доштан ба яқдигар, сабру таҳаммул, мувоғиқати вазифа ва нақшои оилавӣ дараҷаи инкишофи таъсирӣ байниҳамдигарии дохили оилавиро таъмин мекунанд. Ҷунин вобастагию пайвастагии ҳамаҷонибаи аъзоёни оила ва ҳам таъсиррасонии онҳо боиси устуворио суботи низоми оилавӣ мегардад.

Тайёрии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷавонон ба ҳаётӣ муносибатҳои оилавӣ масъалаҳои зеринро дар бар мегирад.

1.Ҷавонони ба ҳаётӣ оилавӣ омодашиста мактаби ҳаётӣ иқтисодиро ҳуб донанд. Масалан вобастаи ба маоши моҳона оиларо ба танзим дароранд. Тадқиқотҳои сотсиологӣ, филосоғӣ, сиёсатмадорҳо ва психологияни шоҳсүтуну биомаҳсуси оилавӣ дар ҷаҳони Ҳарбӣ Ҳадис)

баробари ин аз ҷиҳати иқтисодӣ, оиларо, ки аз ҳамсару шавҳар иборат аст, таъмин карда метавонанд.

2. Аз ҷиҳати иқтисодӣ ва моддӣ таъмин будани оила (телевизион, радио, компютер, яҳон) ва ғайра.

3. Риояи ҳамфирӯзӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар байнӣ зану мард.

4. Эҳсоси ҳисси масъулиятиносӣ дар муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи фарзандон.

5. Дар оила фароҳам оварданни шароити мусоиди истироҳат ва фароғат.

6. Шавқовар ва ба табии дил будани машғулиятҳои зану шавҳар.

Лаззати умрат агар ҳоҳӣ ба даҳр, бош доим пурҳазар аз ҳашму қаҳр.

Дар баромадҳои пурмуҳтавои сарвари давлат, ки муфассал ва сар то сар дилсӯзона мебошад. Яке аз иқдомҳои сиёсати хирадмандонаи Асосгузори Сулҳу Ваҳдат Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба проблемаҳои демографӣ ва оқилона ба танзим дарорвардани оила равона карда шудааст. Дар воқеъи зиндагии имрӯз, тараққиёти сусти истеҳсолот, дуруст идора накардани шаклҳои гуногуни ҳочагидорӣ ва дигар ҷанҳои иҷтимоӣ, алалхусус афзоиши босуръати аҳолӣ Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро водор соҳт, ки ба проблемаи мазкур бо таҳлили амиқи илмӣ баромад кунад ва мардуми ҷумҳуриро ба ҳосил шудааст.

Ҳудованд баракати ризқи оилавӣ дар муҳабbatи зану шавҳар ин мушкилот даъват намояд.

Ҳудованд баракати ризқи оилавӣ дар муҳабbatи зану шавҳар ин мушкилот даъват намояд.

Аз дӯстдории оила дӯстдории Ватан таълид мейбад. (Чарлз Дикенс)

МУБОДИЛАИ МОДДАҲОИ ОРГАНИКӢ БАРОИ ИНСОН

Тавсифи умумӣ ва аҳамияти мубодилаи моддаҳо. Дар байнӣ организму мұхити мунтазам мубодилаи моддаҳо ва неру ба амал меояд. Аз лаҳзай ба организм дохил шудани об ба моддаҳои физий мубодилаи моддаҳо мұхити берунӣ сар мешавад, як қисми моддаҳо дар нойи ҳозима то ҳадди оддитарин таҷзия шуда, ба мұхити дохили организм ба хун ба ҳуҷайраҳо дохил мешаванд. Дар ҳуҷайраҳо раванди дигаргуниҳо кимиёвии онҳо биосинтези сафеда ҷарбҳои ҳарори мунтазам мубодилаи моддаҳо дар бар мегирад. Дар раванди мубодилаи моддаҳо организм барои бунёди ҳуҷайраҳо модда ва барои раванди ҳаётгузаронӣ неру мегиранд.

Махсуси охирини мубодилаи моддаҳо бо пешоб, начосат, арақ ва бо роҳи нафас берун бароварда мешавад. Силсилаи мұраккаби табаддулоти моддаҳо дар организм мубодилаи моддаҳо меноманд, ки он аз лаҳзай ба организм дохил шудани онҳо то пурра хориҷ шудани маҳсул ҳашмий таҷзияро дар бар мегирад. Дар раванди мубодилаи моддаҳо организм барои бунёди ҳуҷайраҳо модда ва барои раванди ҳаётгузаронӣ неру мегиранд.

Мубодилаи сафедаҳо. Сафедаҳо чун масолеҳи асосии таркиби ҳуҷайраҳо хизмат мекунанд. Бисёр қорҳои мұхит, ба монанди паҳншавии оксиген қашишхурии мушакшо ба сафеда вобастаанд.

Дар ҳуҷайраҳо ҳамаи реаксияҳои химиявӣ тавассути ферментҳо, сафедаҳо тезонда шуда, аз сафедаҳо таҷомии органоидҳои ҳуҷайраҳо ба вучуд меояд. Сафедаҳо хеле гуногунанд. Гуногунии сафедаҳо дар он зоҳир мегардад, ки аз 20 навъи аминокислотаҳо бо яқдигар пайваст шуда, молекулаҳои гуногунсоҳти сафеда ташкил мейбанд. Махсулоти наботот ва ҳайвонот сафеда доранд.

Дар роҳи ҳозима сафедаҳои хуроқ то ба аминокислотаҳо таҷзия шуда, ба ҳун медароянд. Дар ҳуҷайраҳо аз аминокислотаҳо сафеда ба организм хос синтез мешавад. Дар як вақ таф要害даҳо ҳуҷайраҳо ба ҳеч қисми аминокислота то ҳ

БОНУВОНИ БЕҲТАРИНИ ДОНИШГОҲ

Шӯъбаи тарбия дар мувофиқа бо ноиби ректор оид ба имл ва инноватсия ва раиси Шӯрои занони донишгоҳ фаъолияти омӯзгорӣ, имӣ, роҳандозии корҳои тарбиявӣ, иштирок дар конференсу симпозиумҳои донишгоҳӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байнамилалӣ, донистани хуби забони тоҷикӣ, чопи мақолаҳои оммавӣ дар рӯзномаҳои даврӣ ва санъати суханварии занони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро санҷида, баҳшида ба Рӯзи модар "Бонувони беҳтарини донишгоҳ"-ро муайян намуд.

Ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" ба бонувони зерин барои саҳми арзанда гузоштан дар ҳаёти сиёсиву фарҳангии ҷомеа ва Рӯзи модар тансиҳативу саломатӣ ва рӯзгори осоиштаро ташанно доранд. Бигузор ҳамеша шод, ҳурсанд ва комгор бимонед, бонувони азиз!

1. **ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ**, ноиби ректор оид ба имл ва инноватсия;
2. **САЙДАҲМАДОВА ДИЛОРОМ**, ноиби ректор оид ба тарбия;
3. **ИЗЗАТОВА МУҲАББАТ**, доктори имҳои педагогӣ;
4. **РАҲИМОВА САВРОНӢ**, раиси Шӯрои занони донишгоҳ;
5. **ШАРИПОВА ОДИНАМО**, декани факултаи филологияи рус;
6. **МУРОДОВА ГУЛЧЕҲРА**, мудири кафедраи сиёсатшиносӣ;
7. **ИСОЕВА ДИЛОРОМ**, мудири кафедраи равоншиносӣ;
8. **ДАВЛАТОВА НИЁЗБӢ**, мудири кафедраи педагогика;
9. **АШӮРОВА НОДИРА**, номзади имҳои филологӣ, дотсент;
10. **ХОЛИҚОВА ЗАЙНАЛБӢ**, мудири кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
11. **ШЕРАЛИЕВА САДБАРГ**, мудири кафедраи таҳсилоти томактабӣ;
12. **АСОЕВА КОМИЛАҲОН**, мудири кафедраи забони ҳозираи рус;
13. **САМАРИДДИНОВА ЗАЙНАБ**, мудири кафедраи информатика;
14. **ФАЙЗУЛЛОЕВА ФИРӯЗА**, мудири кафедраи забони русӣ;
15. **МАҶИДОВА КЕН҆ЧАМО**, дотсенти кафедраи психология, мувонини раиси шаҳри Кӯлоб;
16. **САЙДАМИРОВА МУ҆҆ДДАС**, собиқадор;
17. **ЮСУПОВА ФАЗИЛАТМО**, раиси Иттифоқи касабаи донишҷӯён;
18. **МИРЗОЕВА МАҲТОВБӢ**, собиқадор;
19. **АРАБОВА ЗАЙНАББӢ**, собиқадор;
20. **ҒАФУРОВА МОҲИРА**, собиқадор;
21. **ДАМИНОВА ҚУРБОНӢ**, собиқадор;
22. **ТАБАРОВА ЗАРТОРӢ**, собиқадор;
23. **ҲАЛИМОВА ДАВЛАТӢ**, собиқадор;
24. **АБДУРАҲМОНОВА ГУЛЧЕҲРА**, собиқадор;
25. **ҲАЛИМОВА МАВ҆҆ЧУДА**, собиқадор;
26. **ШАРИПОВА МЕҲРИ**, саромӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ;
27. **ДАМИНОВА АРАФАМО**, мудири шуъбаи магистратура;
28. **РАСУЛОВА ЛУТФИЯ**, саромӯзгори кафедраи иқтисодӣ;
29. **ГУЛОМОВА САДБАРГ**, саромӯзгори кафедраи забони русӣ;
30. **УМЕДАИ ТАЛАБ**, магистранти факултаи физика ва математика;
31. **АЛИЕВА БАХТИНИСО**, саромӯзгори кафедраи забони тоҷикӣ;
32. **ҚОДИРОВА ДИЛАФРӯЗ**, мудири кафедраи физика;
33. **АШӮРОВА САОДАТ**, мувонини декан оид ба тарбияи факултаи физика ва математика;
34. **ОДИНАЕВА ГУЛБОНУ**, мувонини декан оид ба тарбияи факултаи филологияи тоҷик ва журналистика;
35. **ҚАРМИШЕВА БУНАФША**, мувонини декан оид ба тарбияи факултаи филологияи рус;
36. **НАЗАРОВА МАТЛУБА**, ҷонишини декан оид ба тарбияи факултаи филологияи хориҷӣ;
37. **ШАРИФХО҆ЧАЕВА САОДАТ**, саромӯзгори кафедраи забони англисӣ;
38. **ШАРИФОВА БУНАФША**, мутахассиси шуъбаи тарбия.



донишҷӯ

БЕҲТАРИН ДЎСТ

Иқболио НАБИЕВ,
донишҷӯи соли 1-уми
факултати молиявии иқтисодӣ



Дар ин замона дўсти хуб ёфтани мушкил аст. Одамро ба ҳар роҳ дўст мебарад. Дўсти бад, зинкор, шаробнӯш, дўзد, ва фасод кӯшиш мекунад, ки туро ба роҳи худ барад. Дўсти хуб агар кори бадатро бинад ё шунавад, туро ҳарфи дағал мегӯяд, чунки вай намехоҳад, ки ту ба роҳи бад равй. Дўсти хуб туро ба накӯкорӣ, ба хондан ва ба кори хуб равона месозад. Дар ин замон дўсти хуб ёфтани душвор аст. Ба фикри ман беҳтарин дўсте, ки дар ҳама пастиву баландӣ, дар шодиву ғамгинаят дар паҳлӯи ту аст, ин падар мебошад, чунки ҳеч падар намехоҳад, ки писари вайро касе лъянат хонад ва ҳеч гоҳ намегузорад, ки писараш ба роҳи бад равад. Агар кори бадатро бинад, туро ҳарфҳои нoshояm мегӯяд, аммо он ҳарфҳоро барои хубиат мегӯяд. Ман беҳтарин дўсти хуби чонӣ падарамро мепонам.

БЕГОНАПАРАСТИЙ ТАНҲО БА ДУХТА- РОН ТААЛЛУҚ ДОРАД?

Сулҳизи КУРБОНАЛИЙ,
донишҷӯи соли 2-уми
факултати филологияи
тоҷик ва журналистика



Масъалаи эҳтиром ба расму анъаноти миллӣ айни ҳол ба яке аз мушкилоти рӯз табдил шудааст. Махсусан, дар ин бобати таъкидҳои ҳамешагии Пешвои миллиат, муҳтaram Эмомали Раҳмон дар ҳар як баромаду суханрониҳояшон воқеяни гуфтаҳои болост. Дар ин бобат интиқоди ҷавонписарон бобати либоспӯшии дуҳтарон саҳфаи шабакаҳои иҷтимоиро пур кардааст, аммо "Айбӯй айби худ набинад ҳарғиз" гуфтаи ҳалқ посух ба эшон аст. Ё худ чаро ҷавонписарон аз айбу камбуди дуҳтарон интиқод мекунанду аз либосу рафтори худ нодида мегиранд. Гуфтаи бузурге пеши назар меояд, ки "...барои як қасро испоҳ кардан, бояд аввал худро испоҳ кард..." Ё худ монанди мақоли дагали ҳалқӣ "Бе почса ба почаканд мекандад". Метавонам ҷонд нуктаэро барои далел биорам. Ҷавонписарони мо, махсусан донишҷӯён шимиҷис ё он шиме, ки ба қавли худашон "сигаретӣ" ба бар карда ба дошишгоҳ меоянд. Оё ин аз рӯи қондай донишҷӯй аст? Ё ақаллан инфати тоҷиконаро ба ҷо оред!

Имрӯзҳо тарроҳони тоҷик либосҳои миллиро на таҳо барои дуҳтарон, балки барои писарон ҳам омода мекунанд. Пас, чаро писарони тоҷик аз пӯшидани онҳо даст мекашанд, ё ин ки фикр мекунанд, ки либоси милли таҳо барои дуҳтарон аст? Не! Онҳо хато мекунанд. Ҳастанд либосҳои зебову шинам, ки онҳо ба бар намоянд. Ҷӣ писар бошад ҷӣ дуҳтар бояд аз пӯшидани либоси бегона худдорӣ намоянд, зеро ин аз беҳтиромӣ ба фарҳанги милли аст.

Бо камтарин имконият, агар қудрат дар даст медоштам, дар бартараф намудани ин мушкилот саҳм мегузотам. Бо дъяват ба ҷавонон мегӯям, ки обурӯи мо дар эҳтиром гузоштан ба фарҳанги милли аст. Зебоии мо дар либоси милли мебошад. Боқӣ қазоват аз шумост!

МОДАР - ФАРИШТАИ ҲАЁТ

Фаҳриҷини ГАДОХУЧА,
донишҷӯи соли 2-уми иҳтиносси
таърихи Коллеziи омӯзгории
ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ



Модар оғарандай ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, васлагару ҳимоятикунандай зиндагии инсонҳо, болу пари фарзандон, ҳамсафари ҳаёт дар рӯйи замин ба шумор мегравад. Модар ба мисли офтоб аст. Модар мисли баҳор ҳамеша зебову шукуфон аст. Аҷаб дунёи пур аз симу зар, панду ҳикмат дорад, модар. Мо, набояд дар дунёи модар хоре рӯёнему сангро ҳавола диҳем, чунки модар дили пур аз ганҷу дурру ёктуро доро мебошад. Расули акрам Муҳаммад (с) беҳуда нағуфтаанд, ки "Биҳишт дар зери пойи модарон аст". Давлати фарзанд ин модари ўст, ки ҳама ганичиноро дар ин дунёи модар ба фарзанди худ ато мекунад. Ҳадиси Пайғамбари худо шоҳиди ин шаҳсияти нотакор аст.

Бале, ҳурмати модар ин қарзи ҳар як фарзанди бонангур ор аст. Мо, бояд сулҳро аз модари худ ҷӯй шавем. Ҳар як қадами модари худро бо гулу анбар гулафшон созем, то Ҳудованди меҳруbon моро ҳидоят созаду моро аниси дунёи некиу хирад гардианд.

Бузургии зан дар он аст, ки ўн на фақат модар, балки ҳамчун як нафар фард ҷомеаи саҳмгузори пешравии ҳаёт мебошад. Имрӯз занон кайхонавард, олим, файласуф, шоир, табиб, ҳунарманд ва гайра мебошанд.

Ҳаминро ҳам набояд фаромӯш кард, ки ба дӯши зан-модар вазифаи хеле масъулиятина тарбияи фарзанди солеҳ ва бунёди оилаи солим гузошта шудааст, ки аз иҷрои он бонувони мо ба ҳубӣ баромада истодаанд. Занон дар камхарҷу гузаронидани расму маъррака ва ойинҳои мардумӣ низ ҳиссагузоранд.

ҶАВОНОН - ҲАЗИНАИ ТИЛЛОИ ДАВЛАТ

Абдулло ШАРИПОВ,
донишҷӯи соли 1-уми факултati
физика ва математика



Созандагию ободкории миллату давлату дар дасти ҷавонон аст ва ҷавонон ояндаи имрӯзу фардоу давлату миллату мебошанд.

ЭМОМАЛИ Раҳмон

Ҷумҳурии соҳибистиколамон - Тоҷикистон дар роҳи соҳтани ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбуёнд ва дунёвӣ қарор дорад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси ватандустӣ ва тарбияи ватанпарастии ҷавонон ягона роҳе мебошад, ки баҳри баланд бардоштани фарҳанги маънавии сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва омузиши таърихи пурғоновари миллати худ ба ҳисоб рафта, дар расидан ба мақсадҳои нек моро кӯмак мерасонад. Пешвои миллиат муҳтaram Эмомали Раҳмон дар сиёсати давлатии ҷавононро яке аз рукнҳои авалиндарачаи сиёсати ҳуқumat шуморида ҳамеша таъқид менамояд: "Ҷавонон нерӯи фаъолу бοғӣ-рат, кувваи созанд ва пешбарандаи ҷомеаи мо мебошанд. Онҳоро хуб тарбия карда, ба роҳи дурустӣ зиндагӣ ҳидоят кардан вазифаи ҳамаи аъзои ҷомеа мебошад."

Ҷавонон кувваи бузург ҳастанд ва ҳар миллиат дар ҳар давару замон ба ҷавонони худ тақия мекунад. Ҷумҳурии мо воқеан ҳам ҷавон аст. Синни миёнаи аҳолии ҷумҳурий ба 25 сол баробар мебошад. Яъне, аксарияти кулли аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, ҷавонони имрӯзи кишвар аз шаҳди даврони истиқлол ва сиёсати пешгирифтai Асосгузори сулҳу ваҳдати милли, Пешвои миллиат муҳtaram Эмомали Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба камол расида қарор доранд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ташабbusу пешниҳодҳои созандан ҷавононро дастгirӣ намуда, барои амалий гардонидани он шароити муҳим фароҳам мевоарad.

Мо, ҷавононро мебояд, ки дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллиатро ҳамарӯза сармашқи кору пайкори худ намуда, баҳри ҳифзи Ватани азизи мон кӯшиш намоем ва бар зидди ҳар гуна зуҳуроти номатлуби ҷомеа мубориза барем.

АҚИДАҲОИ ИҚТИСО- ДИЮ ИҶТИМОИИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО

Бедилҷон ШАРИФОВ,
донишҷӯи соли 2-уми факултati
молиявии иқтисodӣ



Дар замони Сомониён илму фарҳанг, иқтисодиёту идораи давлат ба комёбихои беназир соҳиб шудааст. Ривоҷу равнақи беҳамтои истеҳсолоти ҳунармандӣ сабабори нашъунамои тиҷорати дохилию байнадавлатӣ шуда, боиси пешрафти назарномаи илму фарҳанг гардидааст. Садҳо мутафакирони он давраи ҳалқамон аз ҷумла Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Закариёи Розӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Ал - Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Низоммурмұлұқ вакыттаро эътибори ҷаҳониро соҳиб гардидаанд.

Иқтисодиёт ва хонадорӣ тавассути фаъолияти илми Абӯалӣ ибни Сино дар аҳди Сомониён ба илми ҷудогонаву алоҳида табдил меебад. "Тадбiri манзил" - и Абӯалӣ ибни Сино аввалин асаре буд, ки дар мамлакатҳои Шарқ ва ҳатто дар тамоми ҷаҳон ҳамто надорад. Вай ҳаҷман асари ҳурд буда, масоили асосии замони Сино дар бобати хонадорӣ, пешбуруди ҳочагӣ ё идораву танзими ҳочагии оилаҳоро дар бар мегирад. Дар "Тадбiri манзил" Сино мавқei инсонро дар ҷайҳони моро иҳотақунанд, тафовути инсониятро аз ҳайвоноту наботот нишон додааст ва ба инсон ҳамчун ҷузъи табиити олиташкӣ арҷ гузоштааст.

Абӯалӣ ибни Сино ақидаҳои иқтисодию иҷтимоиашро дар асарҳои зиёде баён намудааст. Лекин дар ин масъала асари ў "Тадбiri манзил" хеле ҷолиб мебошад. Дар ин асараш Сино аввалин афзалияту маҳсусияти инсонро аз нигоҳи ислом мавриди тадқиқ қарор дода, қайд менамояд, ки бартарияти инсон пеш аз ҳама дар фаъолияти меҳнатии вай аст. Ба тифайли меҳнат инсон нисбат ба дигар махлуқоту ҷонварон бартарият пайдо кардааст. Баъдан Сино ба муаммои нобаробарии одамон назар андохта, онро дар асоси пешрафти ҳаётӣ одамон медонад. Таҳқиқи масъалаҳои ҳочагидорӣ, танзимгарию соҳибкорӣ аз тарафи Сино мавзӯи муҳим ҳисобида шуда, дар ин асос ў тақсимбандии табакҳои ҷомеаи ошақтаро ҷунун муййизӣ менамояд:

- Подшоҳони бузург,
- Фармондору тобенини онон,
- Сарпарастони музофотҳои идораҳо,
- Сардорони маҳаллаҳо қабилаҳо ва хонаводоҳо, ки онҳоро "сардорони неъмат" низ номидааст,
- Раиат - фақирону мӯҳтоҷон.

Сино бо дарназардошти сарватмандию дорӣ одамонро ба соҳиблару мөхтожон чудо менамояд.

Сино ҳар як ҷузъи ҳаётӣ ҳонаводагии инсонро таҳлил карда, нишон медиҳад, ки инсоният баҳри ҳаётӣ осоишта ҳавлӣ барпо намуда, мард онро сарвариву идора менамояд ва дар ин кор зан ҷонишни вай мебошад. Ба ақидаи Сино фармонвару шаҳснутуни ҳонавода мардонанд. Тарбияи фарзандон, таъминоти ҳавлӣ, идораи ҳар як аъзои ҳонавода вазифаҳои муҳим дар ҳонавода мебошанд, ки бояд аз тарафи сарвари ҳонавода танзим шавад. Ҳулоса, афкори Сино дар масъалаҳои ташкил ҳаётӣ ҳонавода хеле ҷолиб мебошад.

Дар маънидоди даромаду ҳарочоти ҳонавода, Сино таъқид менамояд, ки мерос метавонад барои қисме аз одамон манбаи зиндагии хуб бошад. Дигарон бояд барои соҳиб шудан ба ризу рӯзӣ касбера соҳиб шаванд, ки он метавонад оид ба саноат (ҳунармандӣ) ё тиҷорат бошад. Сино ба саноат бештар таваҷҷӯҳ намуда аз нигоҳи беҳатарии зиндагӣ онро болотар мемонад, зеро тиҷорат ҳатару зиддиятҳои бештар дорад.

Оид ба қасбу кор Сино таъқид менамояд, ки қисме аз он бо истиғодай ақл, дигарашон бо истиғодай адаб ва сеюмашон бо корбурди кувваи дастҳои ташкил мешаванд. Ба ақидаи Сино одамон бояд ризу рӯзӣ ҳуқumatи ҷумҳурии Ҷавононро бо меҳнати поку ҳалол ба даст оранд. Ў зўрию забткорӣ, фиребу найранг, макру ҳилла, фишору таҳдидро дар ин ҷо маҳкум менамояд.

Ба тифайли андешаҳои бисёрҷабҳаи Сино мө оид ба тақсиму таҳассуси кор, ҳусусиятҳои ҳочагидорию ҳонадорӣ, соҳти давлатдорӣ, истеҳсоли мол, тиҷорат, андоз, ҳайр садақа, масрафу андӯҳти қисми даромад, пасандозу заҳираҳои молу амвол ва дигарҳо мавзӯмот гирифта метавонем.

Оид ба масъалаҳои иҷтимоию иқтисодии замони худ фарзандони баруманди ҳалқамон аз ҷумла Низоммурмұлұқ дар "Сиёсатнома", Үнсуруримаолии Кайковус "Қобуснома", Саъдӣ Шерозӣ "Гулистан", Имом Газолӣ ва дигарҳо андешаҳои ҷолиб гуфтаанд.



Омидамоҳ ХУДОЙДОДОВА,
ассистент кафедры педагогики

Путь труден, - потому что требует больших усилий, преодоления себя, твердости духа, непрогостного умения совмещать учебу с работой, выполнением семейных обязанностей, досугом.

Путь надежен, - потому что эти трудности преодолеваются осознанно, с верой в себя и свои силы, в свое будущее. Старая пословица гласит: "Даже самая долгая дорога начинается с первого шага. Тем более - дорога, новая для ступившего на нее, к тому же - в новый для него мир интенсивного познания".

Однако - таков жизненный парадокс! - чем самостоятельней мы учимся, чем активнее занимаемся самообразованием, тем сильнее нуждаемся в помощи, всегда деловой и конкретной, но становящейся со временем все более тонкой и деликатной. И начинается она с рекомендаций, как учиться, чтобы добиться успеха в этом сложнейшем деле, чтобы оно приносило удовлетворение, побуждало к дальнейшему знанию.

Для самостоятельной работы студентов предлагаются такие формы, как работа с первоисточниками, учебниками, сборниками педагогических задач и ситуаций, разработка моделей занятий, анализ дополнительной литературы, материалы для участия в круговом семинаре и др.

Оценивание результатов самостоятельной работы студентов может происходить по рейтинговой системе, что позволяет автоматически получить "оценку" по педагогике, успешно подготовиться к экзамену. Активизация познавательной деятельности молодежи во многом зависит от инициативной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень педагогического мышления и его критичность, способность и стремление к проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремление к обоснованию своих взглядов, способность

САМООБУЧЕНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТА

к самооценке своей преподавательской деятельности.

Содержательной стороной активизации учебного процесса является подбор материала, составление заданий, конструирование образовательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента.

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и целеполагания в педагогической деятельности. Это первый этап работы. При этом преподаватель помнит, прежде всего, о создании положительно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе и к своей деятельности.

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для систематической, поисковой учебно-познавательной деятельности студентов, обеспечивая условия для адекватной самооценки учащихся в ходе процесса обучения на основе самоконтроля и самокоррекции.

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для самостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-творческой деятельности с учетом сформированных интересов. При этом преподаватель проводит индивидуально-дифференцированную работу с учащимся с учетом его опыта отношений, способов мышления, ценностных ориентации.

Студентам не следует много и подробно все записывать. В свою очередь, многие преподаватели диктуют основные положения - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, поступаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т. е. превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем.

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной программы

(назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтек-

ния материала преподавателем.

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все до-

кой структуры, выводов). Особен-но важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых поня-тий, при необходимости обратиться к словарям и другим источни-кам, заодно устранив неточно-сти в записях.

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск от-ветов на самые различные вопро-сы: над какими понятиями сле-дует поработать, какие обобще-ния сделать, какой дополнитель-ный материал привлечь.

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемно-го характера, скажем, об основ-ных тенденциях развития той или иной проблемы; наконец, придумать и составить провероч-ные тесты по проблеме, напи-сать и "защитить" по ней рефе-рат, сделать графические схемы.

Студенту не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету, в том числе по педаго-гике. Ему представляются вари-анты лекционных курсов по вве-дению в специальность, по осно-вам педагогики, дидактике и тео-рии воспитания, варианты лек-ций и занятий по истории педаго-гики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщаю-щий характер, в них выделены наиболее актуальные научные и практиче-ские проблемы, в том числе и из тех областей фунда-ментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это очень важно по-нимать студенту, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, включив-шись в учебную и научно-иссле-довательскую работу.

Поэтому, при оптимальном ва-рианте учебно-познавательная дея-тельность студента является саморегулируемой, самоуправ-ляемой, внутренне мотивирован-ной и носит избирательный ха-рактер.

В итоговом результате, пред-ставление студенту материалов по организа-ции преподавателем его дея-тельности по самообра-зованию - это приглашение к со-трудничеству преподавателя и студента.



мы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - пред-метной интерпретации сообща-емых общих знаний. Предполагаются и систематические возвра-щения к предыдущим текстам.

Слушание и записывание лек-ций является одной из решаю-щих форм самообразования студ-ентов. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к исполь-зуванию современной техники хранения информации, и подго-товка к коллоквиуму, зачету, эк-замену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лек-ций создает предварительные условия для вовлечения перво-курсников в самостоятельный ис-следования.

Необходима подготовка к слу-шанию установочной лекции. Она начинается с ознакомления с общей учебной программой, с просмотром записей предыдущих лекций, восстановления в памя-ти их материала, с психологичес-кого настроя на предстоящую работу.

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной дея-тельности, успех которой обусловлен, во-первых, общим "умением слу-шать", во-вторых, стремлением воспринимать материал (воспри-нимать осмысленно, а не ме-ханически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на глав-ном, в ходе самой лекции проду-мать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложе-

ловно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается ха-отическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придер-живаться ряда правил.

1. После записи ориентирую-щих и направляющих внимание данных (тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в содержа-нии, подкрепляются формулиров-ками, доказательствами, а затем и выводами.

2. Записывать следует основ-ные положения и доказывающие их аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для са-мостоятельной проработки.

3. Стремиться к четкости запи-си, ее последовательности, выде-ляя темы и подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифро-вую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), крас-ные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т. д.

Форма записи материала мож-ет быть различной - в зависи-мости от специфики изучаемого предмета; уместны и свои крат-кие пояснения к записям.


Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и чет-кими фразами. Каждому студен-ту полезно выработать свою сис-тему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и бе-зошибочно. Даже отлично запи-санная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмыс-ление ее содержания, логичес-



АКСҲОИ ГҮЁ



"Ў" ҳамаро чо доду бузург кард, вале худ ...



Open
miranimashk.uzo2


ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Боиси хурсандист, ки хонандагон ба рӯзномаи "Анвори дониш" таваҷӯҳӣ хосса доранд. Ба кроссворди шумораи гузашта 5 нафар ҷавоб пешниҳод кард. Аз ин шумора 2 нафара шон 1 ҳатоӣ 2 нафари дигар 4 ҳатоӣ (Сафарзода Мануҷеҳр, 1 ҳато, 20.02.2018, соати 8:00, Абдулло Гурбатӣ, 1 ҳато, 20.02.2018, соати 12:00, Усмонов Маҳмадалий, 4 ҳато, 21.02.2018, соати 13:00, Холматов Бахром 4 ҳато, 20.02.2018, соати 13:50) кардаанд. Танҳо 1 нафар Раҷабов Давлатбек (22.02.2018, соати 15:30) кроссвордро бехато пур кардааст.

Голиб, РАҶАБОВ ДАВЛАТБЕК, донишҷӯи соли 3-юми факултати филологияи хориҷӣ мебошад, ки кроссвордро бо ҷавобҳои дуруст пешниҳод кардааст.

Ҳар касе, ки ҷавобҳои пешниҳодкардаашро аз назар гузаронидан меҳоҳад, ба идораи рӯзнома ташриф оварад ва ҳатоҳои ҳудро бубинад.

Хонандагони азиз! Саросема нашуда, кроссвордро дуруст пур кунед ва насиби мукофот дар ҳаҷми 100 сомонӣ гардед!



ДИҚҚАТ!

Хонандое, ки сари вақт ва дар муҳлати кӯтоҳ кроссвордро дуруст ва бехато пур карда ба идораи рӯзнома пешниҳод мекунад, бо мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ қадрояни карда мешавад.

СУХАНИ МОНДАГОР

Унсурулмаолии Кайковус

Агар ба мол дарвеш гардӣ, ҷаҳд кун то ба хирад тавонгар бошӣ, ки тавонгариҳи хирад аз тавонгариҳи мол беҳтар ва ба хирад мол тавон ҳосил кард ва ба мол хирад ҳосил натавон кард. Ва ҷоҳул аз мол зуд дарвеш гардад ва хирадро дузд натавонад бурдан ва обу оташ ҳалок натавонад кардан. Пас, агар хирад дорӣ, бо хирад ҳунар омӯз, ки хирад бе ҳунар чун тане бошад бе ҷома ва шаҳс бувад бесурат.

ЗАНОИРО ГАР ЗИ ҶОНИШ ЗЕВАРЕ ҲАСТ



Зан модари ман, модари ту, модари ом аст,
Зан зеби замин заби замон,
зеби макон аст.
Бе зан набувад зиндагию
кор дар олам,
Зан зеби ҳама маъракаю
косаю ҷом аст.

Зан як вожа ё истилоҳи шикаста, ашқи норехта ва дарди бе-эҳсос аст. Зан модари башарият аст, зан ҷавҳари инсоният аст, зан нерӯдҳандай нубуват аст, зан қабутари сулҳу ваҳдат аст. Ҳамаи инҳоро барои касе, мегӯям, ки бисёр дӯсташон медорам, эҳтиромашон меқунам. Ў бисёр зани зебо, тарбиятгар, ҳушсхан ва ҳушмуомила мебошад. Он кас доктори илмҳои педагогӣ, муаллима азиз Иzzatova Muҳabbat Inоятовна мебошанд. Ман яке аз шогирдони ў ҳастам, ки аз муаллима сабақ гирифтаам, илм омӯхтаам ва аз дунёи омӯзгорон ҳабар ёфтаам.

Иzzatova Muҳabbat зан, модар ва ҳушбаҳттарин тарбиятга-

рест, ки дар донишгоҳ ҳама ўро медонанду эҳтиром менамоянд. Соли 1997, ки ман донишҷӯ будам, дарсҳои муаллима Izzatova Muҳabbat ба ҳамаи донишҷӯёни гурӯҳ писанд буд. Ҳама шогирдон доимо интизори дарси ин зани ҳушмуомила буданд. Гайр аз ин, ҳамаро ҳуб дарк мекард. Аз тарзи зиндагии ҳамаи мо бо-ҳабар буд.

Ин бонуни муваффақ 8-уми март солрӯз доранд. Аз фурсати мунособ истифода бурда, ба муаллима тансиҷатию хонаободӣ ҳоҳонам.

Матлуба НАЗАРОВА,
ҷонишини декан оид ба
тарбияи факултаи
филологияи ҳориҷӣ

МУАММО: МУКОФОТ - 50 СОМОНӢ!

1. 1 тухм дар 3 дақиқа
тайёр мешавад. 2 тухм дар
ҷондакиқа тайёр мешавад?

2. 9 асп дар 3 рӯз 27 ҳалта
ҷав мөхӯранд. Барои 5 асп
дар панҷ рӯз ҷондакиқа тайёр
мешавад?

3. Кадом одам метавонад
филро ба даст гирад?

4. Ба рӯи кадом ҳайвон
на танҳо одамон, балки мон-
шинҳо мегузарад?

5. Ба ҳонаи шумо мөх-
монӣ омаданд. Дар яҳон оби-
лимонад ва соки анатас до-
ред. Дар дами аввал чиро
мекушоед?

6. Бе ҷай ҳеч ҷиз буда на-
метавонад?

7. Бино 17 ошёна дорад.
Дар якум ошёна 4 нафар ис-
тиқомат мекунанд. Дар ҳар
як ошёна шумораи истиқо-
маткунандагон дар маротиба
зиёд мешавад. Кадом тугмаи
лифтро аз ҳама зиёд истиқо-
маткунандагони ин бино
пахш менамоянд?

8. Бофон 12 ниҳол ши-
нond. Ҳамаи ниҳолҳо гайр аз
5-тоаш дарҳати себ баромад.
Ҳамаи дарҳатони себ гайр аз
2-тоаш мева ба бор оварданд.
Дарҳатони себи мевадиҳан-

да гайр аз 1-тоаш себашон бе-
лаззат аст. Ҷонд дарҳати меваи
болаззат ба бор овард?

9. Вақте ки падар 31 сола
буд, писар 8 сол дошт. Ҳоло
синни писар баробари ними
синни падар мебошад. Писар
ҷонд сола шудааст?

10. Гурӯҳи паррандагон пар-
воз доштанд. 1-то дар пеш ва
2-то дар қафо, 2-то дар пеш
ва 1-то дар қафо, 1-то дар ми-
ёна ва 3-то дар 1 қатор. Дар
гурӯҳ ҷонд парранда парвоз
дошт?

11. Дар барҳ 30 акула, ки
ҳамдигарро мөхӯранд, вуҷуд
дорад. Агар 1 акула 3 акулаи
дигарро ҳӯрад (сер ё гурӯса),
байдан сер мешавад. Шумораи
максималии акулаҳои се-
мешуда ҷондтоанд?

12. Дар кучо шумо барои он
ки аз шумо ҷизатонро мени-
ранд, ба онҳо боз пул меди-
ҳед?

13. Дар маҳалла 800 оила
истиқомат мекунанд. 3%-и
онҳо 1-тои автомобил доранд.
Аз боқимонда 97% нимашон 2-
тои автомобил доранд, ними
дигарашон умуман автомобил

надоранд. Ҳамагӣ дар ма-
ҳалла ҷонд автомобил ҳаст?

14. Дар назди қадом шахс
ҳатто президент қўлоҳашро
мегирад?

15. Дар оила 5 писар ҳаст,
ки синнашон аз 18 ҳурд мебошанд.
Ҳар яки онҳо ҳоҳари аз 18 сола ҳурд доранд.
Дар оила ҷонд фарзанд ма-
вҷуд аст?

PS: Ҳонандae, ки сари
вақт ҷавобҳои муаммоҳо-
ро ба идораи рӯзнома пеш-
ниҳод мекунад, бо миқдори
50 сомонӣ мукофот-
пүл дода мешавад. Ҳар-
амат, машқи зеҳн намоед!



Миралай МИРАҲМАДОВ,
донишҷӯйи соли 3-юми
факултаи физика ва
математика

МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори Ҷониш" омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 2-юми ноябр то 15-уми ноябр солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табриқу таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолиятиашон комёбииҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоскор бошад! Ҳеч гоҳ, БАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву ҳурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон ҳалолкорӣ пайваста амалий гардад.

1. ҲУСЕЙНИ БОБОЧОН, 02.03.1992, ассистенти кафедраи таърихи ва ҳуқуқ;

2. ҲИДИРОВ ФАРХОД, 03.03.1983, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва баҳисобигрии бухгалтерӣ;

3. МАСТОНАИ РАҲМАТЗОДА, 05.03.1992, ассистенти кафедраи математики олий;

4. РАҲИМОВ НЕҶМАТ, 05.03.1962, муаллими калон, мудири кафедраи методикаи таълими математика;

5. ҚАҶҚУЛЛОЕВ АБДУХОЛИҚ, 08.03.1989, ассистенти кафедраи иқтисоди корхонаи соҳибкорӣ;

6. ДАВЛАТОВА ГУЛАФЗО, 08.03.1997, муҳбири рӯзномаи "Анвори Ҷониш";

7. ВАЛИЕВА ҲАЛИМА, 08.03.1980, ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он;

8. ДАМИНОВА ҚУРБОНӢ, 10.03.1965, мудири кабинети кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи;

9. ИЗЗАТОВА МУҲАББАТ, 10.03.1952, доктори илмҳои педагогӣ, кафедраи тарбияи томактабӣ;

10. ТАБАРОВ МИРЗОАӢ, 10.03.1938, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика;

11. САМАДОВ РАҲМАТУЛЛО, 10.03.1985, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

12. ҲАЛИМОВА ДИЛНОЗА, 10.03.1993, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

13. МАДИЕВА НИЛУФАР, 11.03.1986, лаборанти кафедраи методикаи таълими забони англisi;

14. ИЗАТОВА НОЗАНИН, 13.03.1987, танзимгари факултаи иқтисод ва идора;

15. ҲУДОЙДОДИ ШАРИФ, 14.03.1987, ассистенти кафедраи табиии ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ;

16. САҒАРОВ АБДУЛВОҲИД, 14.03.1990, мутахассиси маркази тестӣ;

17. ҲИДИРОВ ҲУДОЙҚУЛ, 15.03.1955, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи таҳдили математики ва назарияи функсияҳо;

18. ШАРИПОВ ФИРДАВС, 15.03.1984, ассистенти кафедраи химия ва биология;

19. ГАДОЕВА ҲАДИСАМОХ, 15.03.1952, лаборанти кафедраи физикии умумӣ ва назарияӣ;

20. АЛАМОВА ҲАТИЧА, 15.03.1977, ассистенти кафедраи физикии умумӣ ва назарияӣ;

21. РАҲМОНОВ ҲАБИБУЛЛО, 15.03.1989, ассистенти кафедраи химия ва биоло-гия;

ЗОДРӮЗ МУБОРАК, ОМӮЗГОРОН ВА КОРМАНДОНИ АЗИЗ!

АКСИ Рӯз



АНВОРИ ҶОНИШ



МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Сармуҳаррӣ:
Ҷаҳонғир РУСТАМ

Котиби масъул:
Эраҷ ДАВЛАТОВ

Ҳабарнигорони ихтиёри:
Самариддин НАБИЕВ
Гулафзо ДАВЛАТОВА

Мушовирон:

Абдуллоҳ Ҳабибулло (профессор),
С.К. Каримов (академик),
М.О. Ибодов (профессор),
Чумъаҳон Алимӣ (профессор),
С.С. Холиков (н.и.к.),
Ш.З. Ҳудойододова (н.и.ф.),
Д.Л. Сайдаҳмадова (н.и.п.),
М.Ҳ. Абдуллоев (профессор),
С.С. Мирзоев (профессор),
Б. Ҷӯраев (м.к.)

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
№030/R3-97, 30.08.2017 аз нав
ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англisi нашр
мешавад.

Саҳифабанд:
Алишер ЯТИМОВ

Рӯзнома дар ҶДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст
Адади нашр 4100

Рӯзнома тарикии обуна
дастрас мегардад.

Нишонӣ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчай
С. Сағаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj

Телефон:
Корӣ: (83322) 3-31-15
Мобилий: 918-13-99-68; 985 87 80 60